


АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj Нашрияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ*
www.anvor.tj №7 (319) 14-уми сентябрин соли 2021, сешанбе (оғози нашр: соли 1994)

ЧАШНИ 30 - СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛУ ОЗОДИИ ВАТАН МУБОРАК БОШАД, ҲАМВАТАНОНИ АЗИЗ!



Бузургтарин сарват, қиматтарин гавҷар ва азизтарин неъмат барои ман ҳалқи Тоҷикистони маҳбубам, обу хоки Ватани би-ҳиштосоям ва иззату обруи давлати соҳибихтиёру озодам дар байни чомеаи ҷаҳон мебошад!

Ҳалқи бузургвору қаҳрамони ман!

Ман аз хурду бузурги ту аз замин то осмон миннатдорам ва дар назди бузургиву шаҳомат, талошу матонат, ғайрату ҳиммат ва заҳмати содиқонаву соғдилонаи ҳар як фарди ту сари таъзим фуруд меорам!

Эмомалий РАҲМОН

СУҲАНОРӢ ДАР ҶАЛАСАИ
БОТАНТАНА БА МУНОСИБАТИ
30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИ
ДАВЛАТӢ



С. 2-7

ҶОНУНИ ҖТ "ДАР БОРАИ
АВФ"



С. 10

ТАБРИКОТИ РЕКТОР БА
МУНОСИБАТИ Рӯзи
ИСТИҚЛОЛ



С. 8

ПАРАДИ
ҲАРБӢ




ОРДЕН БА РАББОӢ ВА
АҲМАДШОҲИ МАСЪУД



50 ДАСТОВАРДИ
ДОНИШГОҲ ДАР 30 СОЛ



САҲМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
ДАР БОЗГАШТИ ФИРОРИЁН



С. 15

С. 9

С. 10

С. 11-14

СУХАНРОНӢ ДАР ҶАЛАСАИ БОТАНТАНА БА МУНОСИБАТИ 30 - СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТӢ



08.09.2021 11:40,
шахри Душанбе

Ҳамватанони азиз!
Ҳозирини гиромӣ!

Нӯҳуми сентябр барои мардуми қуҳанбунёд, фарҳангсолор ва шарафманди тоҷик яке аз санаҳои сарнавиштози таърихӣ ва лаҳзаҳои хушбахтии сарбаландӣ мебошад.

Ҳалқи азизи Тоҷикистон сиомин солгарди истиқлолу озодии қишвари маҳбуби худро бо эҳсоси саршор аз ифтихори ватандорӣ таҷлил менамояд.

Зеро истиқлоли давлатӣ бузургтарин ва муқаддастарин неъмат, нишонаи олии ҳувияти миллӣ, ифтихор ва номуси ватандорӣ, рамзи ҳастии миллати бостонӣ ва соҳибихтиёру соҳибдавлати тоҷик ва асоси хушбахтии сарбаландии сокинони Тоҷикистон мебошад.

Бо камоли шодмониву сарфарозӣ тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон - хурду бузурги мамлакат, ҳамватанони бурунмарзӣ ва ҳамаи шумо - ҳозирини гиромиро ба ифтихори ин ҷашни муқаддас ва бузурги таърихӣ самимона табрику таҳният мегӯям.

Мехоҳам махсус хотирнишон намоям, ки ин рӯзи босаодат, яъне ҷашни сисолагии истиқлолу озодӣ ва бузургтарин дастоварди ин давра - сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва вахдати миллӣ ба мардуми шарифи Тоҷикистон ба осонӣ мүяссар нашудааст.

Дар зарфи 30 соли сипаришуда барои расидан ба ин лаҳзаҳои пурништ мо ҳама якҷо таҳдиду ҳатарҳои зиёд ва мушкилоти ниҳоят саҳту сангиро паси сар кардем.

Роҳи таърихие, ки ҳалқи тоҷик, ҳусусан, дар солҳои аввалин истиқлоли сипарӣ намуд, як масири пур аз даҳшату фочиа, маҳрумияту мashaққат ва монеаву мушкилот буд.

Замоне, ки қишвари соҳиби истиқлоли мо ҳанӯз аввалин қадамҳои худро мегузошт, ҳоинони миллати тоҷик ва душманони давлати тоҷикон бо пуштибонии доираҳои манфиатдори ҳориҷи қишвари моро ба гирдоби муҳолифати шадиди дохилӣ ва баъдан ба оташи ҷониши таҳмилӣ шаҳрвандӣ қашиданد.

Даҳшати ҷониши таҳмилӣ шаҳрвандӣ ҳеч гоҳ аз хотири мардум ва саҳифаҳои таърихи навини қишвар фаромӯш намешавад.

Дар он айёми вазнину мудҳиш фаъолияти соҳтору мақомоти давлатӣ пур-

ра фалаҷ гардида, низоми идоракуни давлатӣ амалан барҳам хӯрда, Конститутсия ва дигар қонунҳо поймол ва дар қишвар фазои беҳокимиативу хушунату зӯроварӣ ҳукмифармо гардида буд.

Бузургтарин фочиа дар он рӯзҳо ҳатари аз байн рафтани давлати ҷавони тоҷикон ва пароқандаги гардида миљати тоҷик буд.

Дар ҷонин шароити фочиабор фарзандони оғоҳи миллат тасмим гирифтанд, ки барои ҳарчи зудтар ҳомӯш кардани оташи ҷонӣ, қатъи ҳунрезӣ, барқарорсозии сулҳу оромӣ, таъмин намудани тартиботи ҷамъияти ва волояти қонун иҷлосияи Шӯрои Олий - ягона мақоми дар он рӯзҳо салоҳият дошта давлатӣ даъват карда шавад.

Бо сабаби он, ки шаҳри Душанбе ҳамчун пойтаҳти давлати соҳибихтиёри ба иплати ноамӣ ва беназмиву беконунӣ мақоми конститутсияни худро амалан аз даст дода буд, иҷлосияи тақдирсози 16-уми Шӯрои Олий дар шаҳри бостонии Ҳуҷанд даъват гардид.

Маҳӯз дар ҳамин иҷлосия аввалин қарору иқдомот доир ба қатъи ҳунрезӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва таъмини сулҳ қабул гардида, заминаҳои нахустини оштии миллӣ гузошта шуданд.

Ман андешаҳои худро доир ба соҳти давлатдории Тоҷикистон аввалин маротиба дар иҷлосияи мазкур баён дошта, изҳор қарда будам, ки ҷонидори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ ҳастам.

Бояд гуфт, ки Тоҷикистон ба ҳайси давлати истиқлоли худро эълонкарда зиёда аз як сол рамзҳои давлатӣ, яъне Парчам, Нишон ва Суруди миллӣ надошт.

Дар иҷлосияи тақдирсози Шӯрои Олий нахустин рамзи давлатӣ - Парчам қабул қарда шуд ва корҳо доир ба таҳияву қабули дигар рамзҳои давлатӣ ва Конститутсия оғоз гардианд.

Зеро шароити соҳиби истиқлолӣ талаб мекард, ки дар қишвар ҳарчи зудтар исплоҳоти конститутсияни гузаронида, Конститутсияи давлати соҳибихтиёри қабул гардад ва дар он мақсаду мароми ҷомеа, давлат ва соҳти давлатдорӣ муайян карда шавад.

Ҳамин тавр, 6 ноябрини 1994 бо роҳи раъйпурсии умумиҳалӣ аввалин Конститутсияи Тоҷикистони соҳиби истиқлол қабул гардида, ҷомеаи ҳалқи мамлакат интиҳоб қарда шуд.

Соҳт ва моҳияти давлатдорие, ки

дар Конститутсия дарҷ гардид, аз ҷониби мардуми қишвар пуштибонӣ ва қабул карда шуд ва дере нагузашта таърих дурустии роҳи интиҳобкарда моро собит соҳт.

Баробари рушду тараққиёти ҷомеа зарурат пеш омад, ки ба Конститутсия тағириру иловажои даҳлдор ворид карда шаванд.

Бо ин мақсад солҳои 1999, 2003 ва 2016 аз тарики раъйпурсии умумиҳалӣ ба Конститутсия тағириру иловажои ворид карда шуданд.

Аз ҷумла дар асоси тағириoti соли 1999 дар мамлакат парламенти қасбии иборат аз ду палата - Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон таъсис дода шуд.

Дар он айём ҳамчунин, барқарор кардани фаъолияти соҳтору мақомоти фалаҷшудаи давлатӣ, ба Ватан баргардонидани гурезаҳо, таъчилен аз байн бурдани ҳавфи гурӯснагӣ, барқарор намудани манзилҳои ҳаробгашта ва иншооту биноҳои сӯҳтаву валандоршуда вазифаи фаврии роҳбария-

ни гуногуншаклии моликият, фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкориу сармоягузорӣ, ташаккул додани низоми миллӣ бучету андоз ва пуливи қарзӣ, рушди соҳаҳои воқеии иқтисод ва инкишофи бахши иҷтимоӣ тадбирҳои самарабахш андешидан шуданд.

Дар ин раванд, таъмин намудани истиқполи энергетикӣ, раҳӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ҳифзи амнияти озӯқавории қишвар ҳамчун ҳадафҳои стратегии миллӣ, ки оянда Тоҷикистон ба амалӣ гардидани онҳо вобаста буд, муайян гардиданд.

Маҳӯз татбиқи ҳадафҳои зикршуда ва амалӣ гардонидани афзалиятҳои пешбинigarдида имкон дод, ки дар 20 соли оҳир суръати миёнаи солонаи рушди иқтисодии қишвар дар сатҳи 7,5 фоиз таъмин гардида, даромади бучети давлатӣ аз 252 million сомонии соли 2000-ум то 27,6 миллиард сомонӣ дар соли 2021 афзоиш дода шавад.

Ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти доҳилий ба ҳар сари аҳолӣ дар ин давра аз 289

Дар натиҷаи таъмин гардидани суботи макроиқтисодӣ даромади пулии аҳолӣ аз 1 миллиард сомонии соли 2000-ум ба 65,4 миллиард сомонӣ дар соли 2020 афзуда, сатҳи камбизоатии аҳолӣ аз 83 фоизи соли 1999 то 26,3 фоиз дар соли 2019 ҳоҷиҷ дода шуд.

ти навинтиҳобшудаи давлат ба шумор мерафт.

Аз фаъолият бозмондани корхонаҳои истеҳсолӣ, таназзули бошиддати иқтисодӣ, сатҳи баланди бекорӣ, таварруми бесобиқа, кам шудани ҳаҷми даромади бучети давлат ва афзоиши босуръати сатҳи камбизоатӣ ба воқеияти бисёр вазнини он рӯзҳо табдил ёфта буд.

Бар асари ҷонги шаҳрвандӣ солҳои 1992 - 1997 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ се баробар ва маҳсулоти қишоварӣ ду баробар қоҳиш ёфт.

Ҳукумати мамлакат, бо вучуди имкониятҳои ниҳоят маҳдуди молиявии иқтисодӣ, ба андешидани тамоми тадбирҳои зарурӣ барои рафғи мушкилоти он рӯзҳо оғоз намуд.

Яъне замоне, ки ҳанӯз ҷонгу даргириҳо дар минтақаҳои алоҳидан қишвар идома доштанд, мо дар баробари ба Ватан баргардонидани гурезаҳо, муҳайёе кардани шароити зиндагӣ ва ҷои кор барои онҳо ҳамаи саъю таҷоши ҳудро ба ҳалли масъалаҳои барқарорсозии иқтисодӣ фалаҷгаштаи қишвар сафарбар соҳтем ва пастравии иқтисодӣ миллиро боздошта, таҳнҳо соли 2000-ум ба марҳалай рушд ворид шудем.

Бояд гуфт, ки ҳанӯз ҳамон давра мөнаварӣ ба иқтисодӣ бозорӣ ва ташаккул додани муносибатҳои нави иқтисодиро вазифаи асосӣ эълон намуда, ба ин васила заминаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ қишварро фарҳам овардем.

Бо ин мақсад исплоҳоти фарогири иқтисодӣ дар тамоми соҳаҳо оғоз гардида, ҷомеаи барқарор ва мукаммал гардонидани низоми идоракуни давлат, дигаргунсозиҳои соҳторӣ, таъми-

сомонӣ то 9 ҳазор сомонӣ расида, беш аз 30 баробар зиёд гардид.

Вале таъқид месозам, ки ин нишондихандаҳо бо дарназардошти талаботи замони мусоир ҳоло ҳам конеъкунанда нестанд.

Дар даврони соҳиби истиқлолӣ дар қишвар сиёсати мустақилонаи пулию қарзӣ татбиқ гардида, низоми бонӣ ташаккул ёфт ва соли 2000-ум пулии миллӣ ба мумилот бароварда шуд.

Бо амалӣ гардидани тадбирҳо ва исплоҳот дар соҳаҳои бонӣ ташкилотҳои қарзию молиявии шаклҳои гуногун таъсис дода шуданд, ки ҳоло ба мардум ва соҳаҳои муҳталифи иқтисоди миллӣ хизматрасониҳои бонкиро пешниҳод менамоянд.

Танҳо дар даҳ соли оҳир (солҳои 2011 - 2020) ба иқтисодӣ миллӣ беш аз 100 миллиард сомонӣ, аз ҷумла ба соҳибкории истеҳсолӣ 45,8 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст.

Дар натиҷаи таъмин гардидани суботи макроиқтисодӣ даромади пулии аҳолӣ аз 1 миллиард сомонии соли 2000-ум ба 65,4 миллиард сомонӣ дар соли 2020 афзуда, сатҳи камбизоатии аҳолӣ аз 83 фоизи соли 1999 то 26,3 фоиз дар соли 2019 ҳоҷиҷ дода шуд.

Яъне дар бист соли оҳир сатҳи камбизоатӣ зиёда аз се баробар паст гардид.

Дар ин давра шумораи аҳолии қишвар аз 5,5 million нафар то 9,7 million нафар, яъне беш аз 1,7 баробар зиёд шуда, сатҳи сифати зиндагии мардум кулланӣ беҳтар гардида ва дарозумрии миёнаи шаҳрвандон ба 75,1 сол расид.

Соли 1991 умри миёнаи сокинони қишвар 70,1 солро ташкил мекард.

Суръати афзоиши миёнаи аҳолӣ дар

СУХАНРОНӢ ДАР ҶАЛАСАИ БОТАНТАНА БА МУНОСИБАТИ 30 - СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТӢ

давоми ин солҳо 2,1 фоизро ташкил кард.

Дар даврони соҳибиистикполӣ ба 1,4 миллион оила барои бунёди манзили истиқоматӣ 138 ҳазор гектар замин чудо карда шуд.

Яъне беш аз 8 миллиону 800 ҳазор нафар шаҳрвандони мо имконият пайдо карданд, ки шароити истиқоматии худро беҳтар намоянд.

Хотирнишон месозам, ки дар 70 соли то замони истиқлол ба аҳолӣ ҳамагӣ 77 ҳазор гектар замин дода шуда буд.

Дар бист соли охир, яъне аз соли 2001 ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба маблағи беш аз 150 миллиард сомонӣ сармоязурории давлатӣ, баҳусус, дар соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла маориф ва тандурустӣ, инчунин, энергетика, нақлиёт, обтаъминкуни вадигар баҳшҳо амалӣ карда шуд.

Ҳоло 74 лоиҳаи сармоязурории давлатӣ амалӣ шуда истодааст, ки маблағи умумии онҳо 40,5 миллиард сомониро ташкил медиҳад.

Тоҷикистон тибқи арзёбииҳои байналмилаӣ дар даҳ соли охир чор маротиба ба даҳонаи кишварҳои пешсафи исплоҳотгари ҷаҳон дар самти пешбурии соҳибкориву сармоязурӣ доҳил гардид.

Дар заминии исплоҳоту тадбирҳои амалинамудаи Ҳукумати мамлакат имрӯз ҳиссаси баҳши ҳусусӣ дар мачмӯи маҳсулоти доҳилӣ ба 70 фоиз, таъмин намудани аҳолӣ бо шуғл ба 68 фоиз ва даромадҳои андозӣ ба бучеҳти давлат ба 80 фоиз баробар шудааст.

Соҳибкорони мо, маҳсусан, ба хотири истиқболи сазовори ҷаҳони бузурги 30 - солагии истиқлолии давлатии Тоҷикистон дар бунёди беш аз 25 ҳазор иншооти истиқсоливу иҷтимоӣ саҳм гузоштанд, ки ин ба ташкили даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ ва ҳалли бисёр мушкилоти иҷтимоии аҳолӣ мусоидат менамояд.

Аз ин лиҳоз, ба ҳамаи соҳибкорон ва дигар шаҳсони саҳоватпеша барои ташаббусҳои созандаву ватандӯстона изҳори сипос менамояд.

Ҳукумати мамлакат минбаъд низ исплоҳотро дар самти таъмин намудани рушди соҳибкорӣ ва фароҳам овардани фазои мусоиди сармоязурӣ идома баҳшида, ташаббусҳои созандави соҳибкоронро ҳамаҷониба дастгирӣ ва ҳуқуқу манфиатҳои онҳоро ҳимоя мекунад.

Дар сиёсати иқтисодии Ҳукумати Тоҷикистон рушди соҳаҳои саноат ба сифати яке аз омилҳои пешбаанди иқтисоди миллӣ, таъминкунандай аҳолӣ бо шуғли доимӣ, сарчашмаи муҳимми даромади бучети давлат ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ эътироф шуда, саноатиқонии босуръат ҳамчун ҳадафи навбатӣ эълон гардид.

Дар замони соҳибиистикполӣ бо ҷалби сармояи доҳиливу ҳориҷӣ садҳо корхонаи хурду бузурги истиқсолӣ бу-

нёд карда шуд.

Ҳоло истиқсоли маҳсулоти саноатӣ дар муқоиса бо нишондиҳандай соли 1997-ум 7 баробар афзоиш ёфта, соҳаҳои саноати сабук, металлургия, ҳӯрокворӣ, истиҳроҷу коркарди маъдан, саноати кимиё ва масолеҳи соҳтмон ба пешравиҳои назаррас ноил шудаанд.

Дар ин давра вобастагии иқтисоди кишвар ба маҳсулоти воридотӣ, аз ҷумла ангишт, масолеҳи соҳтмон, баҳусус, сement ва бисёр намудҳои маҳоди гизӣ бартараф гардида, барои содироти маҳсулоти саноатии ватани замина фароҳам оварда шуд.

Агар истиқсоли сement соли 1992-ум 446 ҳазор тоннаро ташкил дода бошад, пас дар соли 2020 ба 4,2 миллион тонна расонида шуд, ки қарид 10 баробар зиёд мебошад.

Истиқсоли ангишт беш аз 9 баробар зиёд гардида, аз 214 ҳазор тоннаи соли 1992 ба 2 миллион тонна дар соли 2020 расидааст.

Қобили зикр аст, ки танҳо дар панҷ соли охир дар кишвар ба маблағи умумии 44 миллиард сомонӣ маҳсулоти ивазқунандай воридот истиқсол шудааст.

Мо барои расидан ба ҳадафи ҷоруми стратегӣ, ки ба ташкили садҳо ҳазор ҷойи нави корӣ ва кам кардани муҳоҷирати меҳнатӣ мусоидат намуда, иқтидори содиротии кишварро баланд мебардорад, ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодаам.

Ҳукумати мамлакат тайи замони соҳибиистикполӣ ҷиҳати ҳифзи амнияти озуқавории кишвар тавассути исплоҳоти соҳаҳои кишварӣ ва татбиқи даҳҳо барномаи соҳавӣ, аз ҷумла дар самти таҷдиди соҳтори ташкиливи ҳуқуқии ҳочагиҳо, ба гардиши кишварӣ ворид кардани заминҳои бекорҳобида, васеъ ба роҳ мондани кишти тақорӣ, афзоиш додани майдони буғу токзор ва таъмин намудани дастрасии дехқонон ба манбаъҳои молиявӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ гардонид ва мо бо ҳамин роҳ ба суръати баланди рушди соҳаҳои кишварӣ муваффақ гардиdem.

Барои пешгирий кардани ҳатари ғурӯснагӣ ва минбаъд бо маҳсулоти истиқсоли ҳудӣ ҳарчи бештар таъмин намудани бозори истеъмолӣ дар давоми солҳои 1995 - 1997 ба аҳолӣ 75 ҳазор гектар замин, ки байни мардум ҳамчун "заминҳои президен्टӣ" маъмул мебошад, тақсим карда шуд.

Дар замони соҳибиистикполӣ дар кишвар зиёда аз 112 ҳазор гектар буғу токзори нав бунёд гардида, майдони онҳо ба беш аз 200 ҳазор гектар расид, ки нисбат ба соли 1991-ум 2,2 баробар зиёд мебошад.

Дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда ҳаҷми истиқсоли маҳсулоти кишварӣ соли 2020 нисбат ба соли 1997-ум 5,4 баробар афзоиш ёфта, ба 33,6 миллиард сомонӣ расонида шуд.

Тайи солҳои истиқлол мотаҷрибӣ дар бисёр судманди кишти тақориро вадигар дар майдони 200 ҳазор гектар кишти тақорори зироатҳоро ба роҳ мондем.

Ҳоло дар кишвар ҳар сол бо иловавӣ кишти тақорӣ дар майдони беш аз 900

ҳазор гектар замини обӣ кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронида мешавад.

Агар дар 200 ҳазор гектар якнафарӣ соҳиби ҷойи кор шуда бошанд, 200 ҳазор нафар ва дар сурати дунафарӣ ба ҳар як гектар 400 ҳазор нафар соҳиби ҷойи кор шудаанд.

Дигар манфиати кишти тақорӣ аз он иборат аст, ки мо бо ҳамин роҳ та-

раҳо намудану ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон дар солҳои минбаъда 1500 километр роҳҳои мөшингарди сатҳи байналмилалӣ бунёд менамояд.

Имрӯзҳо дар соҳаҳои нақлиёт зиёда аз 60 лоиҳаи сармоязурории давлатӣ ба маблағи умумии беш аз 20,5 миллиард сомонӣ татбиқ шуда истода-



лафоти 138 ҳазор гектар замини барои бунёди манзили истиқоматӣ тақсимшударо ҷуброн кардем.

Дар сӣ соли соҳибиистикполӣ истиқсоли фалла 5,3 баробар, картошка 10, сабзавот ва мева 7 баробар зиёд гардида, таъминоти бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ватанини аз ҷиҳати экологӣ тоза хеле беҳтар гардид.

Бинобар ин, ба тамоми кишварзони мамлакат, ки тавассути баланд бардоштани маданияти заминдорӣ ва истифодаи самараноки обу замин ба хотири афзун намудани истиқсоли озуқаворӣ, фаровон гардонидани бозори истеъмолӣ ва таъмин кардани аҳолӣ бо маводи гизӣ, яъне ҳифзи амнияти озуқавории кишвар соғдилона заҳмат мекашанд, миннатдории самимӣ баён менамоям.

Муваффақ шудани давлатамон ба яке аз ҳадафҳои стратегии худ - раҳӣ ёфтани аз бунбости коммуникатсионӣ дастоварди бузурги даврони истиқлол мебошад.

Бо ин мақсад Ҳукумати мамлакат корҳои зиёдеро ба анҷом расонида, даҳҳо лоиҳаи сармоязурори татбиқ намуд, ки дар доираи онҳо дар кишвар беш аз 2200 километр роҳи байналмилалии мөшингард, 220 километр роҳи оҳан, 237 пул ва 5 нақби мөшингузар бунёд гардида, ҳоло корҳо дар дигар лоиҳаҳои сармоязурории давлатӣ доир ба бунёди роҳҳо идома доранд.

Инчунин, дар доираи омодагиҳо ба ҷаҳони 30 - солагии истиқлолии давлатӣ дар се соли охир бо саҳми соҳибкорӣ шаҳсони саҳоватпеша бунёд ва таъмири таҷдиди беш аз 4,5 ҳазор километр роҳҳои маҳаллӣ ва доҳили шаҳру ноҳияҳо анҷом дода шуда, корҳо дар ин самти минбаъд низ идома дода мешаванд.

Ҳукумати мамлакат ҷиҳати васеъ намудани ҷуғрофияи ҳамлу нақли молу маҳсулот, баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои нақлиётӣ ва аз бунбости коммуникатсионӣ пурра

аст.

Лоиҳаҳои дар соҳаҳои роҳҳои нақлиёт амалигардида имконият фароҳам оварданд, ки мавқеи Тоҷикистон дар раддабандии ҷаҳонии сифати роҳҳо дар зарфи ду соли охир бист зина боло рафта, тибқи арзёбии Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар байни 141 давлат зинаи панҷоҳумро ишғол намояд.

Маҳз дар даврони соҳибиистикполӣ ба шарофати бунёди манзили истиқлолӣ таъмири роҳҳои шаҳсони саҳоватпеша барои ҷаҳонии сифати роҳҳо дар зарфи ду соли охир бист зина боло рафта, тибқи арзёбии Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар байни 141 давлат зинаи панҷоҳумро ишғол намояд.

Дар даврони соҳибиистикполӣ, инчунин, барои рушди соҳаҳои энергетикии кишвар 34 лоиҳаи сармоязурории давлатӣ ба маблағи умумии 57,2 миллиард сомонӣ татбиқ карда шуд.

Ҳоло дар ин самти боз 17 лоиҳаи сармоязурори ба маблағи 16,4 миллиард сомонӣ амалӣ гардида истодааст.

Иншооти бузурги гидроэнергетикӣ, аз ҷумла нерӯгоҳҳои барқи обии "Сангтӯда - 1" ва "Сангтӯда - 2", ду агрегати нерӯгоҳи "Роғун", марказҳои барқи гардиҳои шаҳри Душанбе, садҳо нерӯгоҳҳои барқи обии хурд, хатти интиқоли барқи 500 - киломолтаи "Чануб - Шимол", дигар ҳатҳои интиқоли барқи баландшиддат ва зеристгоҳҳои барқии туриқтидор соҳта, ба истифода дода шуда, татбиқи лоиҳаҳои мінтақавии интиқоли нерӯи барқи CASA - 1000 ва соҳтмони нерӯгоҳи барқи обии "Роғун" бомаром идома дорад.

Инчунин, таҷдиди нерӯгоҳҳои барқи обии "Норак", "Сарбанд" ва "Қайроқум" ба маблағи умумии қарид 12 миллиард сомонӣ (беш аз як миллиард доллар) идома дорад, ки баъди анҷом ёфтани корҳо иқтидор ва муҳлати истифодаи онҳо хеле зиёд мегардад.

Дар замони соҳибиистикполӣ иқтидори энергетикии мамлакат тадриҷан зиёд гардида, аз 4044 мегаватти соли

СУХАНРОНӢ ДАР ҶАЛАСАИ БОТАНТАНА БА МУНОСИБАТИ 30 - СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТӢ

матии аҳолӣ амалигардида соли 2020 нисбат ба соли 1991 фавти кӯдакон 3 баробар ва фавти модарон 4 баробар коҳиш ёфт.

Аз ин ҳисоб афзоши табиии аҳолӣ мунтазам дар сатҳи 2,1 фоиз таъмин гардида, соли чорӣ ба 2,4 фоиз расидааст.

Пайдо ва паҳн шудани бемории сирояти коронавирус барои низоми тандурустии кишвар имтиҳони ҷиддие буд, ки табиони мо онро паси сар карданд ва имрӯз низ дар ҷабҳаи пеши мубориза бо ин бемории хатарноки сирояти қарор доранд.

Вобаста ба ин, хотирнишон месо-

хона - интернат барои пиронсолон ва маъюбон расонида шуд.

Маблағузорӣ ба сари як нафар бошондаи хона - интернатҳои пиронсолон ва маъюбон дар ин давра 757 баробар афзоиш ёфта, соли 2021 ба 26 ҳазор сомонӣ расидааст.

Дар баробари ба танзим даровардани муҳочирати меҳнатӣ ва дигар масоили вобаста ба он, ки имрӯз ба як раванди ҷаҳонӣ табдил ёфтааст, Ҳукумати мамлакат ба хотири паст кардани шиддати муҳочирати меҳнатӣ тамоми ҷораҳоро андешida истодааст.

Дар натиҷаи татбиқи барномаҳои



зам, ки омода кардани кадрҳои баландихтиоси соҳаи тиб, аз ҷумла мутахассисони бемориҳои сирояти, вирусшиносон ва кормандони озмоишгоҳҳо яке аз вазифаҳои муҳимму фаврӣ мебошад.

Ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҷумлаи сamtҳои муҳимтарини сиёсати иҷтимоии давлат буда, ҷорӣ намудани низоми нави таъйину пардохти кумакҳои унвонии иҷтимоӣ ба оилаҳо ва шаҳрвандони камбизоат яке аз дастовардҳои даврони истиқлол дар ин сamt мебошад.

Дар ин замана, низоми пардохти кумакпулиҳо ба оилаҳои камбizoат, ки кӯдаконашон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таҳсил менамоянд, амалигардида, ба зиёда аз 753 ҳазор нафар хонандагон аз оилаҳои камбizoат кумакпули пардоxt шуда истодааст.

Иловавар ин, аз соли 2011 инчониб усули унвонӣ ва мақсадноки рasonидани кумакҳо роҳандозӣ гардида, ки ҳоло шумораи гирандагони чунин кумакпули иҷтимоӣ 248 ҳазор оилаҳо ташкил медиҳад.

Ҳукумати мамлакат ба ҳифзи иҷтимоии табақаҳои ниёзманди аҳолӣ, ҳусусан, маъюбону ятимон таваҷҷӯҳи доимӣ ва хосса зоҳир менамояд.

Танҳо дар панҷ соли охир нафақаи маъюбон, ки шумораи умумиашон дар кишвар беш аз 157 ҳазор нафарро ташкил медиҳад, вобаста ба категорияҳои онҳо аз 1,4 то 2 баробар зиёд карда шуд.

Дар ин давра афзоши андозаи нафақаи ятимони кулл ва бепарастон, ки қарib 85 ҳазор нафар мебошанд, 1,9 баробарро ташкил кард.

Дар даврони соҳибистикполӣ шумораи муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 4,5 баробар зиёд гардида, соли 2021 ба 113 муассиса, аз ҷумла 7

гуногун танҳо дар ҳашт соли охир зиёда аз як миллион ҷойи кори доимӣ ва мавсими таъсис дода шуда, шумораи шаҳрвандоне, ки ба муҳочирати меҳнатӣ мераванд, аз 1 миллиону 100 ҳазор дар соли 2012 то 400 ҳазор нафар дар соли 2019, яъне 64 фоиз кам гардиid.

Мо андешидани тадбирҳоро дар ин сamt боз ҳам вусъат мебахшем, зоро ташкили ҷойи корӣ барои сокинон яке аз вазифаҳои муҳимтарини давлат ва Ҳукумати мамлакат мебошад.

Ҳозирини гиромӣ!

Дар даврони истиқлоли давлатӣ мақоми занону бонувон дар ҷомеа тақвият пайдо карда, фаъолияти онҳо дар вазифаҳои роҳбарии шоҳаҳои гуногуни ҳокимиyaти давлатӣ, соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, корхонаҳои давлатӣ ва бахши ҳусусӣ бамаротib вусъат ёфт.

Давлат ва Ҳукумати мамлакат саҳми бонувону занонро дар тамоми соҳаҳои ҳаётӣ ҷомеа, ҳусусан, дар солҳои вазнину ҳассоси оғози соҳибистикполӣ, барқарорсозии баъдиҷонӣ ва давраҳои минбаъдаи рушди кишвар ҳамеша қадр менамояд.

Мо ифтиҳор мекунем, ки имрӯз бонуи тоҷик ҳамчун ҷеҳраи сиёсӣ, вакил, олим, омӯзгору табиб ва муҳандису адаб шинохта шудааст ва сафи бонувони оlimу ихтироъкор, ҳунарmandу эҷодкор ва ҳоҷагидору соҳибкор торафт мевағзояд.

Гузашта аз ин, имрӯз дар кишвар соҳае нест, ки бонувону дuxтарonи тоҷik дар он фаъolияt надошta бошанд.

Ҳоло 23,3 фоизи шумораи умумии хизматчиёni давлатӣ ва беш аз 18 фоизи кадrҳoи roҳbariкунanda занон мебoшand.

Дар соҳаҳои kалидии iҷtimoӣ,

Маблағузории соҳаи maoriF дар замони истиқloli давлатӣ садҳо баробар aFzuda, besh az 3 ҳazor binoi navi taъlimi baro 1 milioni 270 ҳazor ҷoи niшast bunёd va ба istifoda sупорида шуд.
Ҳоло muassisaҳoи taҳsiloti miёna umumi kishvar 2 milioni 109 ҳazor nafar xonandagonro ба taҳsil faro giriftaand.

Яъне маориф имрӯz беш аз 73 фоиз, илим 26,5, тандуруstӣ ва ҳifzi iҷtimoии aҳolӣ 68 ва farxang 51 foizro занonu bonuvon tashkil medixand.

Mo minbaъd niz tashabbusxoi занонu bonuvonro ҳamachoni ba daстgiriy karde, baro baland bardoшtani satxi doniшу maъrifat va maқom iҷtimoии занонu duxtaron, ҳallli masъalaҳoи ҳaётӣ onҳo, az ҷumla bo roҳi omӯzonidani ilmu doniš, kасbu ҳunar va muҳaiyē kardani ҷoиҳo korӣ ҳamaи tадbirҳoи zaruriro meandeshem.

Zero bori digar izxor medoram, ki zindagӣ az zan - modar sarchašma megiрад ва занонu bonuvon mo yak boligavonie давлати soҳibixtiēramon mебoшand.

Man az rӯzҳoи avvali ba ҳaётӣ Roҳbari давлат intixob shudanam ba sharoiti zindagӣ va muҳskilotu masъalaҳoи ҳaётӣ ҷavonon tavaҷҷӯҳi хosса doram.

Tibki taҳlili sозmonҳoи bайналmilaи Toҷikiston dar ҷaҳon яke az kishvarҳoи doroi aҳolii ziёdi ҷavon будa, sinni miёna aҳolii on 22,5 solpo tashkil medixad.

Qobilis zikr ast, ki tamom iҷtimoии fahmoriҳoи давлат wa Ҳuкуmati mamlakat, az ҷumla doir ba ziёd kardani shumoraи muassisaҳoи taҳsiloti oly, miёna va ibtidoi kасbi maҳz ba ҷavononи oяндасози Vatan va ҷomea nigarohnida shudaанд.

Agar soli 2009 ҳissasi ҷavononи to 35 - sola dar xizmati давлатии shaҳrvandӣ 35 foizro tashkil doda boшad, in shumora imrӯz ba 47 foiz расидаast.

Bo қanoatmandi izxor medoram, ki tayi solҳoи soҳibistikipli dар Toҷikiston navorasun ҷavonone ba kamol расидаанд, ki imrӯz mo bo ҳissi milliy va sadoқati onҳo ba Vatan, inchnin, bo satxi ilmu doniš, odubu aҳloқ va saъo taloši in nasl voқean iftihor mekunem.

Ҳоло ҷavononи donishmandu soҳibmariфat, bonangу nomus, vatanandustu vatanparvar va dalera fuorii mo dar tamomи соҳаҳoи ҳaётӣ ҷomea va давлат, az ҷumla dar bunёdi inshoотi azimy taқdirsozi kishvar, obodonii Vatan, ҳifzi sуботу oromii marдум va ҳimoyaи marzu bumi Toҷikiston saҳmi baso arziшmand guzashtha istodaанд.

Imrӯz 90 foizi ҳaiati shaҳsии Kuvvaҳoи Musalлаҳi Toҷikiston va besh az 50 foizi buнёdkoroni inshoотi sar-naviшtsosi mo - nerӯgoҳi barқi obii "Rogun"-ro ҷavonon tashkil medixand.

Umuman boyd guft, ki ҳolо rušdi ягон соҳаҳoи ҳaётӣ давлат va ҷomea бидуни iштиrokи faъolona va saҳmi arziшmandi ҷavonon tasavvur karдан imkon nadorad.

Faroҳam oварdani шaroit ҷihati

rušdi соҳаи varziш, ki jaе az samtҳoи afzaliytnoki siёsatи iҷtimoии Ҳuкуmati mamlakat ba ҳisob meravad, pesh az ҳama, baro navrasun ҷavonon va tashviķi tarbiyi tarzi ҳaётӣ solim dar baini onҳo meboshad.

Dar tamom iҷtimoии қalamravi kishvar to замони iстиқlol kamtar az ҳazor inshoотi varziш vucud doшt.

Imrӯz in shumora ba 10 ҳazoru 220 расидаast.

Яъne шumoraи inshoотi varziш besh az daҳ barobar aFzudaast, ki ba ustuvor shudani замана moddivu tehniki baro rušdi varziш, ommavigardoni on va omada soхtani varziшgaroni satxi ҷumхuriyati va bainalmillali az miёni navrasun ҷavonon musoидat karda istodaast.

Dar davroni soҳibistikipli ba sharofti piruziҳoи varziшgaroni toҷik dар arsaи bainalmillali 5743 marotiба Parчam Toҷikiston azizi mo afroxta shuda, 1797 marotiба Surudi milliии давлатi toҷikon sado dodaast.

Düstoni archmand!

Baъdi ba dast ovardani neъmati buzurgi iстиқlolu ozodiy mo ba eҳeи arziшҳoи millivu farxangii marдумi kuhxanbunёdamon ofoz karde.

Toҷikon az zamonҳoи xelle қadim, yaъne dar tūli taъrihi besh az 6000 - solai xud soҳibi savodu doniš, devonu daftari, meъmoru shaҳrsiz, shaҳrdorу shaҳrnišin, yaъne millati farxang-solgoru tamaddunzoz meboshand.

Maҳz ba ҳamim хотир, yaъne ҷihati baland bardoшtani ҳissi milliy va hudoqohivu huddinoسии marдум, inchnin, baro tarbiyi naslҳo imrӯza iстифода karDani merosi buzurgi aҳloқivu maъnaviy va arziшҳoи chowidonaи farxangii guzashtagon mo tayi si sol daҳҳo ҷashnу chorabinhxoi muҳim-ro barguzor namudem.

Ҷashni 1100 - solagии давлатdorii Somoniён, 2700 - solagии kitobi muқad-dasi "Avasto", Soli buzurgdoшti tamadduни oriёй, 1150 - solagии ustod Rӯdakӣ, Soli buzurgdoшti Imomi Aъзам, 1000 - solagии Nosiri Xusrav, 800 - solagии Mavloно Ҷалолиддинi Balxӣ, 700 - solagии Mirsaiid Aliи Ҳamadonӣ, 700 - solagии Kamoli Ҳuchandӣ, 2700 - solagии shaҳri Kӯlob, 2500 - solagии shaҳri Istaraвshan, 3000 - solagии madaniyati Ҳisor, 5500 - solagии Sarazmi bostoni в daҳҳo ҳamomishi digar az ҷumla onҳo meboshand.

Dar in rawand, mo merosi musiqi "Shashmaқom" va "Falaқ", ҷashnҳoи Navrӯz, Meҳrgon, Tirgon va Sadaro dubora eҳe karde.

Bo saъo taloш va zaҳmatu kӯшиши besh az shashsolai mo va daстgiri di-гар kishvarҳoи ҳavzai tamadduни Navrӯz in oйini voқean marдумии mo, ki taъrihi besh az 6000 - sola dorad,

СУХАНРОНӢ ДАР ҶАЛАСАИ БОТАНТАНА БА МУНОСИБАТИ 30 - СОЛАГИИ ИСТИҚПОЛИ ДАВЛАТӢ

Ҳалқи бузургвору қаҳрамони ман!

Ман аз хурду бузурги ту аз замин то осмон миннатдорам ва дар назди бузургиву шаҳомат, талошу матонат, ғайрату ҳиммат ва заҳмати содиконау софдилонаи ҳар як фарди ту сари таъзим фуруд меорам!

умр ба сар мебаранд, вакътои охир бо мушкилоти боз ҳам бештари амниятӣ ва иҷтимоӣ рӯ ба рӯ шудаанд.

Дар робита ба ин, бори дигар хотирнишон месозам, ки барои ба миён омадани чунин вазъи фочиабор мардуми Афғонистон бо таъриху тамаддун ва фарҳанги чандинҳазорсолаи худ гуноҳ надоранд.

Ноамнӣ ва бадбахтие, ки ба сари мардуми ин кишвари бостонӣ омадааст, натиҷаи даҳолати кишварҳои ҳориҷӣ, яъне фаъолияти доираҳои манфиатдори мінтақа ва ҷаҳон мебошад, ки ҳоло низ идома дорад.

Бинобар ин, мавқеи Тоҷикистонро доир ба қазияи Афғонистон тақороран эълон медорам, ки мо ҷонидори ҳарҷи зудтар барқарор гардидани сулҳу оромӣ дар ин кишвари ҳамсояи наздиктарин, дӯст, ҳамзабон ва ҳамфарҳанги худ бо роҳи ташкили ҳукумати фарогир ва бо дарназардошти манфиатҳои ҳамаи қавму миллатҳои сокини он, раъии тамоми мардуми мамлакат, эҳтиromo риояи ҳукуки шаҳрвандон дар доираи меъҳроӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон пазирафташуда ва нақши калидии Созмони Милали Муттаҳид дар пешбурди ин раванд ҳастем.

Ҳамчунин, меҳоҳам боз як нуктаи муҳимро таъқид намоям, ки ҷомеаи ҷаҳон, аз ҷумла кишварҳои манфиатдор ҳукуки маънавӣ надоранд, ки мардуми Афғонистонро бо мушкилоти бавуҷудомада таъҳо гузоранд.

Зеро бори дигар хотиррасон месозам, ки вазъияти сангину фалокатбори ин кишвар бо гуноҳи сокинони он ба вуҷуд наомадааст.

Ман дар ҳайратам, ки тамоми ниҳодҳои байналмилалӣ оид ба ҳукуки башар ҳомӯширо иҳтиёр кардаанд ва дар мавриди пуштибонӣ аз ҳукуки мардуми Афғонистон ҳеч гуна ташаббус нишон намедиҳанд.

Дигар ин, ки бетафовутӣ нисбат ба сарнавишти Афғонистон боиси афзоиши хушунат, боз ҳам вазнинтар шудани зиндагии сокинони он, сар задани ҷангӣ таҳмилӣ шаҳрвандӣ бо миқёси солҳои 90-уми асри гузашта, фалокати башарӣ, ҳамчун маркази терроризми байналмилалӣ боқӣ мондани қаламрави ин мамлакат ва ба таври ҷиддӣ ҳалалдор гардидани амнияту субот дар кишварҳои мінтақа ва ҷаҳон мегардад.

Вазъияти Афғонистон ба кишварҳои Осиёи Марказӣ таъсири бевоситаи манғӣ мерасонад, зеро ман борҳо гуфтаам, ки амнияти мінтақаи мо, дар навбати аввал, ба вазъи ин кишвари ҳамсояи вобаста мебошад.

Дар робита ба ин, хотиррасон месозам, китайи зиёда аз бист соли охир ман аз минбарҳои ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ва дигар ҳамоиҷои байналхалқӣ ҳалли масъалаи

Афғонистонро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ даҳҳо бор иброз дошта, таъқид намудам, ки қазияи Афғонистон роҳи ҳалли низомӣ надорад ва бояд танҳо бо роҳи музокирот ҳаллу фасл карда шавад.

Вале ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла доираҳои манфиатдору даҳлдор ба ҳалли ин масъала то андозае бетафовутӣ зоҳир карданд.

Дар натиҷаи мушкилоти Афғонистон ба ҷо расид, ки имрӯз тамоми башарият, махсусан, Тоҷикистон ва дигар кишварҳои ҳамҷавори онро ба ташвишу нигаронии ҷиддӣ овардааст.

Аз ин лиҳоз, бо истифода аз фурӯсат ҳамаи созмонҳои байналмилалӣ, кишварҳои мінтақа ва ҷаҳонро бори дигар даъват мекунам, ки доир ба ҳалли мушкилоти ин кишвар ва ташкили ҳукумати мусолиҳаи миллӣ бо фароғирии манфиатҳои тамоми қавму миллатҳои сокини Афғонистон тадбирҳои фаврӣ ва дастҷамъона андешанд.

Инчунин, расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба мардуми ин кишвар аз ҷумла тадбирҳои таъхирноразир мебошад.

Ҳамватанони азиз!

Ҳозирини гиромӣ!

Истиқпол ва соҳибихтиёри дар назди мо - шаҳрвандони Тоҷикистон вазифаи басо пурифтиҳори таъриҳӣ, яъне бунёди давлати мутамаддини ҷавобӣ ба орзуви ормон ва манфиатҳои мардуми кишвар ва эҷоди арқони давлатдории мусоирро гузошт.

Истиқполи мо калиди соҳибдавлатӣ ва ватандории миллати сарబаланду соҳибфарҳанги тоҷик аст, ки тақдирашро ба дasti худ гирифта, бо роҳу равиши ҳоси ҳеш ба ҷомеаи ҷаҳонӣ пайвастааст ва ҳамеша мекӯшад, ки набзи давлату давлатдории худро бо набзи сайёра ҳамоҳангӯ ҳамсадо намояд.

Дастовардҳо, ки имрӯз аз таърихи кору пайкори сисолаи мардуми шарифи Тоҷикистон баён шуданд, таҳо ҳиссаи қами заҳмати содиконау софдилонаи мову шумо дар ҷодаи давлатсозиву давлатдорӣ ва ватансозиву ватандорӣ мебошанд.

Вале меҳоҳам барои мардуми азизи Тоҷикистон хотирнишон созам, ки ҳар дастоварде, ки дорем, аз ҳуди мост.

Мо бояд ба хотири Ватан, давлат ва ҳалқи Тоҷикистон минбаъд низ содикона заҳмати қашем ва дар ин роҳ мисли ангуштони як мушт сарҷамӯй муттаҳид бошем.

Мо ҳаргиз ба умеди дигарон намешавем ва тамоми мушкилоту камбуҷиҳоянро бо дастони ҳудамон ва бо заҳмати аҳлонаи ҳалқамон бартараф месозем.

Мо ҳоло мушкилоту масъалаҳои зиёди ҳалталаб дорем ва бояд кӯшиш



кунем, ки онҳоро бартараф соҳта, зиндагии мардумамонро боз ҳам беҳтар намоем.

Зеро ҳалқи азизи Тоҷикистон ба зиндагии боз ҳам шоиста ва рӯзгори аз имрӯза беҳтар ҳуқуқи маънавӣ дорад.

Бо эътиомоди қавӣ изҳор медорам, ки мардуми ватандӯсту заҳматкаши мо ба дастовардҳои аз имрӯза бузургу таъриҳӣ қодиранд, зеро мо Ватани соҳибихтиёру озодамонро баробари ҷониҳо дӯст медорем ва ба шукрони соҳибистикополиу соҳибдавлатӣ барои ҳифзи сулҳу оромӣ, ваҳдати миллӣ ва дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам боло рафтани нуғузу обрӯи Тоҷикистони маҳбубамон аҳлонаву софдилона заҳмат мекашем.

Ман ба мардуми шарифи кишвар ва махсусан, ба ҷавонон муроҷиат мекунам, ки ҳаргиз ва дар ҳеч ҳолат ба Ватан, миллат ва давлати худ хиёнат нақунед.

Баръакс, шукр кунед, ба Ватан ва давлату миллати худ содик бошед ва ифтиҳор намоед, ки мову шумо соҳиби Ватан ва давлати соҳибистикопол ҳастем ва аҳли башар моро ҳамчун миллати бостонӣ ва фарҳангиву таъмаддунсоз мешиносад ва эътироғу эҳтиром мекунад.

Дар ин лаҳзаҳои ботантана ва воқеаи таъриҳӣ бо ифтиҳору қаноатмандии зиёд як нуктаи бисёр муҳимро хотирнишон менамоям: тамоми дастоварду пешравиҳои дар сӣ сол ноипӯшдаи мо натиҷаи заҳмати содиконаи ҳалқи қаҳрамону заҳматкаши Тоҷикистон ва хурду бузурги он мебошад.

Ман шукrona мекунам, ки мардуми шарифи тоҷик солҳои дароз, яъне аз оғози истиқпол то имрӯз сиёсати пешгирифтаи Роҳбари давлати худро саимимона пуштибонӣ карда, тамоми камбуҷи мушкилотро бо сабру таҳаммуму паси сар карданд.

Ман бо ҷонин мардуми шарофатманду бонангӯ номус, таҳаммумлгаро ва заҳматкашу ватандӯст ифтиҳордорам, аз онҳо то абад миннатдорам ва то нағаси воласин ба хурду бузурги Тоҷикистон содикона хизмат мекунам.

Бузургтарин сарват, қиматтарин гавҳар ва азизтарин неъмат барои ман ҳалқи Тоҷикистони маҳбубам, обу ҳоки Ватани биҳиштосоям ва иззату обрӯи давлати соҳибихтиёру озодамонро байни ҷомеаи ҷаҳон мебошад!

Ҳалқи бузургвору қаҳрамони ман!

Ман аз хурду бузурги ту аз замин то осмон миннатдорам ва дар назди бузургиву шаҳомат, талошу матонат, ғайрату ҳиммат ва заҳмати содиконау софдилонаи ҳар як фарди ту сари таъзим фуруд меорам!

Ман аз ҳамаи онҳое, ки дар солҳои вазнин бо ман ҳамкорӣ карданд, миннатдорам ва ба ҳар яки онҳо камоли умру давлати пирӣ орзумандам.

Мо бояд минбаъд низ сарҷамӯй муттаҳид бошем, неъмати қиматтарини зиндагиамон - истиқполу озодиро ҳимоя кунем, дастоварди бузургтарини даврони истиқпол - сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро боз ҳам таҳқиму тақвият бахшем.

Мо бояд ҳамеша ва махсусан, дар лаҳзаҳои вазнину хатарзо муттаҳид ва босабру таҳаммумл бошем, аз каму костиҳои зиндаги рӯҳафтода нашавем, дасти яқдигарро гирен, давлати миллӣ худро соҳибӣ кунем ва Ватани маҳбубамонро обод намоем.

Бовар дошта бошем, ки ояндаи Тоҷикистон дурахшон ва фардои зиндагии мардуми шарафманди Тоҷикистон то абад сарбаланду сарфароз бошанд!

Бигзор, истиқполу озодӣ дар дили ҳар як фарзанди бонангӯ номуси Тоҷикистон оташи меҳру мұхаббат ба сарзамини ниёғон ва сарҷамӯиву иттиҳодро доим фурӯзон нигоҳ дорад!

Бигзор, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, азми ватансозиву ватандорӣ ва ҳадафҳои начиби созандагӣ роҳнамои ояндаи неки пири ҷавони мамлакат бошад!

Пояндау ҷовидон бод истиқполу озодии ҳалқи тоҷик ва давлати тоҷикон!

Ҷовидон бод дастовардҳои бузурги замони истиқпол - сулҳу оромии Ватан, суботи сиёсии ҷомеа ва ваҳдати миллӣ мардуми шарафманди Тоҷикистон!

Зиндаву ҷовид бод давлати соҳибистикополи тоҷикон!

Поянда бод миллати кӯҳанбунёду таъмаддунсоз ва соҳибмаърифату фарҳангсолори тоҷик!

Тоҷикистон! Ба пеш - ба сӯи қуллаҳои боз ҳам баланди пешрафту тараққиёт!

Ҷашни 30 - солагии истиқполу озодии Ватан муборак бошад, ҳамватанони азиз!

ТАБРИКОТИ

РЕКТОРИ ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ КЎЛОБ БА НОМИ АБЎАБДУЛЛОХИ РЎДАҚӢ, ДОКТОРИ ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ, ПРОФЕССОР МИРАЛИЗОДА АБДУСАЛОМ МУСТАФО БА МУНОСИБАТИ ЗО-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТӢ

Истиқолол ҷидду ҷадд ва талоши ҳар фарди баору номус барои ободии Ватан ва осудагии мардум аст. Истиқолият әдсоси қарзи ватандорӣ ва масъулияти ҳар фарди соҳибхирад дар ҷомеа, ҳалқ ва миллат аст.

Эмомалий Раҳмон

Сарнавишти ориёниҳо, ки мо тоҷикон низ дар ҷатори чандин ҳалқиятҳову миллатҳои мутамаддини олам яке аз меросдорони аслии он ҳастем, аз ҷумлаи саҳифаҳои басо рангину шигифтангези таърихи башар аст. Ин тамаддун бо ҳама бурду бохташ барои миллати мо як рукни асосии таърихи сарнавишт, арсаи буду бош, пайдоишу ташаккули нахустин оинҳои давлатдорӣ, ҷавлонғаҳи дину оини яктопарастӣ, ташаккули фарҳангу арзиҳои миллӣ, арсаи худшиносии ҷадоншиносӣ гардидааст. Дар сари гаҳвораи тамаддуни ориёй қарор доштани силсилаи давлатдориҳои Каёниён, Ҳаҳоманишиён, Ашкониён, Кӯшониён ва Сосониён бо вуҷуди ангезишу барҳӯрдҳои тамаддуни эллинӣ ва буддой асолати дерина ва нуғузи тамаддуни ориёро пойдор ва побарҷо нигоҳ дошт.

Фарҳанги ориёй ба башарият китоби муқаддаси "Авасто" ва нахустин намунаи тамаддуни башардӯстоноро тақдим намуд. Гузаштагони мо дар "Авасто" тарзи ҳаёти онҷунон покизаю одилонаро тарғиб намудаанд, ки асари он дар сиришту ниҳоди ниёғонамон пойбарҷо монда, ҳатто ҳамлаҳои тӯлонии аҷнабиёни истилогар ба сарзамини аҷдодии мо нақши ин фарҳанги олиро аз зеҳни ҳалқ зудуда натавонистанд. Ниёғони мо бо шиори фарғори ва пурарзиши "Пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек" беҳтарин ва равшантарин орзӯи омоли инсониятро ҳакимонаву орифона ифода намудааст, ки ин қаломи пурҳикмат на танҳо барои чандин қавму миллат, балки барои ташаккули афкору рафтари аҳли башар ва арзиҳои умуминсонӣ ҳидмат кардаанд.

Имрӯз миллати тоҷик аз фарозу шеби таъриҳ ва озмоиҳои саҳту сангни садсолаҳо гузашта бошад ҳам, забони модарӣ, илму адабиёти оламгир, асолати таърихи фарҳангӣ ва ҳуввияти миллии хешро нигоҳ доштааст, ки аз ҳамон ҷавҳари гуманистии тамаддуни ориёй ва дастовардҳои пурарзиши тамаддуни ислом ғизо мегирад.

Озодӣ ва истиқолол дар ҳар давру замон неъмати бебаҳо ва волон ҳаёти инсон, нишонаи барҷастаи симо ва ташаккули таъриҳӣ, кафили пешрафт, Ҷамъи асолату ҳуввият ва шарти баҳои миллат ва пойдории давлат мебошанд. Гузашта аз ин, истиқолол мазҳари идеалу ормонҳои таъриҳӣ, шиносномаи байналмилалӣ, замонати ҳастии ҷоҳӣ ва шарофату Ҷайтибори ҷаҳонии миллат аст.

Истиқолол Ҷамъи соҳибдавлатӣ ва ватандории миллати сарбаланду мутамаддини тоҷик аст, ки номаи тақдирашро бо дasti хеш навишта, роҷуу равиши хоса ва мақому мавқеи муносибро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пайдо карда, набзи давлату миллати моро бо набзи сайёра ҳамсадо месозад.

Истиқолол давлатӣ барои мо - тоҷикистониён ба осонӣ ба даст наомад. Бо таъсиро қувваҳои бадҳоҳи доҳилию ҳориҷӣ қишинамон ба ҷанг шаҳрвандӣ қашида шуд, ки боиси қурбониҳои азими ҷонӣ, талағот ва хисороти бузурги сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ гашта, пояҳо, руқнҳо ва асосҳои давлатдориро фалаҷ гардонид, қонуншиканӣ ва бесарусомониҳоро дар мамлакат ба вуҷуд овард.

Тоҷикистон маҷӯз бо иқдомҳои наҷибонаи ватанпарварона, ҳадафҳои созандо ва сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат ба як қишивари рӯ ба тараққӣ табдил ёфтааст. Ҳизматҳои Пешвои миллат муҳттарам Эмомалий Раҳмонро дид, мардуми сарбаланди мо ўро "Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои Миллат" унвон доданд ва ин ироди ҳалқро Иҷлосию Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунӣ гардонд. Дар сиёсати ҳориҷӣ низ Пешвои миллат ҳамеша масъалаҳои созандаро пешниҳод карда, ҳамчун сиёсатмадори асри XXI дар арсаи ҷаҳон шинохта шудааст.

Баъд аз барҳам ҳӯрдани давлати бузурги Сомониён дар тӯли ҳазор соли охир миллати тоҷик бори дуюм соҳибистиқлолу соҳибдавлат гашт. Миллати тоҷик таҳти роҷбарии Пешвои миллат муҳттарам Эмомалий Раҳмон дар солҳои истиқолол роҳи бузурги созандагиву бунёдкориро тай намуда, ба дастовардҳои бузург ноил гардид. Созишномаи Истиқори сулҳ ва Ризоияти миллӣ амалӣ гашт ва мамлакат ба марҳилаи нави таъриҳӣ ворид шуд. Солҳои истиқолол мавқеи Тоҷикистон чун узви комилӯзӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ бол ҳам мустаҳкам гардид.

То замони ба истиқолол давлатӣ расидан тоҷикон марҳалаҳои муҳим ва душворро дар таърихи әҳёи давлатдорӣ гузаронидаанд. Муҳимтарин дастоварди давраи Истиқолол дар партави сиёсати мустақилони давлатӣ шаклу мазмуни нав гирифтани худшиносии миллӣ мебошад. Президенти мамлакат муҳттарам Эмомалий Раҳмон чандин сол боз дикқати ҷомеа, махсусан зиёйёни қишиварро пайваста ба мушкилоти боло бурдани сатҳи ҳудогоҳии миллӣ ва ҳисси ватанпарастӣ ҷалб менамояд. Дар давраи соҳибистиқлолии давлатӣ ба ақидаи Президенти Ҷумҳурии мӯҳаттарам Эмомалий Раҳмон "раванди ҳудогоҳиву худшиносии мардуми қишивари густариши тоза пайдо карда, ҳисси ифтихори миллӣ әдсоси ватандустӣ ва ватанпарастӣ ба пояи сиёсати давлатӣ бардошта шуд".

Бояд қайд намуд, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳттарам Эмомалий Раҳмон дар тӯли 30 соли Истиқололи давлатӣ се маротиба ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаб-



Рӯдакӣ сафари корӣ доштанд.

Сафари якум. Муҳимтарин рӯйдод барои ҳайати профессорон, омӯзгорон ва кормандони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ таҳрофи аввалини номзад ба раисии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон (12 октабри соли 1994) ба шаҳри бостонии Кӯлоб ба донишгоҳ буд.

Боиси ҳуҷнӯдӣ ва сарфарозии аҳли зиё ва донишҷӯёну омӯзгорон буд, ки аввалин воҳӯрии номзад ба Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон бо интиҳобкунандагон дар толори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб баргузор гардид ва ин яке аз санаҳои муҳимми таърихи донишгоҳ ба шумор меравад. Ба ин муносибат дар толори донишгоҳ маҷлис баргузор гардид. Маҷлисро бо сухани муқаддимавӣ ноиби ректор оид ба таълим, профессор С. Азизов кушода, мэдмонаро ҳайрамаҳдам гуфт. Дар маҷлис номзадро С.А. Патрикеев - Сардори қувваҳои муштараки сулҳӣ дар Тоҷикистон, М. Убайдуллоев - ҷонишини аввали раиси Шӯрои Вазирон, А. Салимов - раиси кумитаи изроии Шӯрои депутатҳои ҳалқи вилояти Ҳатлон ҳамроҳӣ мекарданд.

Сафари дуюм. Ҳурсандибаш буд, ки бо Ҷарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ҷаҳни 70-солагии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ" аз 2-уми сентябрини соли 2014, таҳти раҳами 565 ҷаҳни 70-солагии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳттарам Эмомалий Раҳмон 1-уми сентябрини соли 2015 дар саҳни донишгоҳ гузаронида шуд. Мардуми шарифи Тоҷикистон дар паҳдӯи ҳайати устодону омӯзгорон, донишҷӯёни ҳамеша гуногуни ва кормандони соҳторҳои донишгоҳ 70-солагии таъсисёбии Донишгоҳи давлатии Кӯлобро бо ифтихору сарбаландӣ ҷаҳни гирифтанд.

Дар ин рӯ бинои боҳашамати маъмурии донишгоҳ бо тамоми шароитҳо мусоид мавриди баҳрабардорӣ ҳарор гирифта шуд ва ин ҳамчун тӯғфаи арзишманди Пешвои миллат ба омӯзгорони донишгоҳ буд.

Сафари сеюм. Тавре маълум аст, 15 июняи соли 2021 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳттарам Эмомалий Раҳмон бо мақсади бозидӣ аз ҷараёни корҳои барқарорсозии иншооту манзилҳои бар асари оғати табии мояни соли ҷорӣ заардидаи шаҳро ва шиносӣ бо вазъи корҳои ободониву бунёдкорӣ ба муносибати 30-солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Кӯлоб сафари корӣ намуданд.

Дар ин сафари корӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳттарам Эмомалий Раҳмон бо намояндагони оилаҳои заардидаи шаҳри Кӯлоб дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ мулоқот намуданд. Дар ин давра бинои асосии донишгоҳ, аз ҷумла толори Фарҳангии раҳами №1 донишгоҳ аз таъмири асосӣ бароварда шуда, таҷҳизоти нав ҳаридорӣ гардид.

Миллати тоҷик имрӯзҳо меваҳои ширини истиқололро мечашад ва ба ҷаҳониён нишон медиҳад, ки ҳамчун миллати кӯжанбунёд ва дорони тамаддуни таъриҳӣ ҳақ дорад, ҳудаш қишиварашро бисозад, бо мушкилот ҳудаш дасту ҷонишини ҳамони ҳамеша сулҳу оштӣ дар қишивари мо танниандоз.

Тоҷикистони соҳибистиқлол бо дарназардошти тамоми мушкилоти мавҷудааш имрӯз дар арсаи ҷаҳон ҳамчун як қишивари озод дорони истиқололи комил шинохта шудааст.

Ҳоло мо дар арафаи ҷаҳнигирӣ аз 30-солагии Истиқололи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарор дорем. Аз ин рӯ, тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон ва тоҷикони бурунмарзиро ба хотири ин ҷаҳни миллӣ табрику таҳният гуфта, ҳодони онем, ки ҳамеша сулҳу оштӣ дар қишивари мо танниандоз.

Бовар дорем, ки мардуми шаҳрафманди тоҷик таҳти роҷбарии хирадмандонаи Пешвои муazzами миллат муҳттарам Эмомалий Раҳмон ба хотири дастовардҳои бузурги миллӣ, рушду нумӯй ва ташаккули ҷомеаи Тоҷикистон дар оянда низ меҳнати пурсамар ҳоҳад кард.

Ҳамеша истиқололи Тоҷикистон поянда бол!

ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР ПАРАДИ ҲАРБӢ БА МУНОСИБАТИ ЗО-ЮМИН СОЛГАРДИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ИШТИРОК НАМУДАНД

ДУШАНБЕ, 07.09.2021 /АМИТ "Ховар"/ . 7 сентябр ба муносибати таҷлили 30-юмин солгарди Истиқлонияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвомиллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарфармондехи Олии Қувваҳои Мусаллаҳ, генерали артиш муҳтарам Эмомали Раҳмон дар майдони Дӯстии шаҳри Душанбе паради ҳарбӣ баргuzор гардид.

Таҷлили ҷашни муқаддас бо расми гузашти 30 ҳазор нафар хизматчиҳои ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ, ҳайати шахсии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва афсарону сарбозони захираҳои сафарбарӣ, яъне муҳофизони истиқлони Ватан, марзу бум давлати соҳибхтиёр ва ҳомиёни қонунияту тартибот дар фазои тантанавӣ оғоз гардид.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарфармондехи Олии Қувваҳои Мусаллаҳ, генерали артиш муҳтарам Эмомали Раҳмонро дар майдони Дӯстии пойтаҳт Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалий ва Вазiri мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал-полковник Шералӣ Мирзо пешвоз гирифтанд.

Ба истиқболи Сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон аз ҷониби ҳайати шахсии Оркестири ҳарбӣ-нафасӣ мусиқии тантанавӣ таҳти унвони "Навои ифтихор" иҷро карда шуд.

Маросими бошукуҳи ҷашнӣ бо ворид намудани Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба майдони баргuzории ҷорабинӣ оғоз гардид.

Мавриди зикри ҳос аст, ки Парчами давлатӣ дар Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ҳос дорад. Оғози тамоми ҷорабинҳои сиёсиву фарҳангӣ дар Артиши миллий чун онин доимии низомиён бо ворид намудани Парчами давлатӣ шурӯъ мегардад.

Қабл аз гузашти низомӣ, хизматчиёни ҳарбии ротаи қаровули фаҳрии Полки таъминотӣ ва идоракуни Ситоди генерали Қувваҳои Мусаллаҳ, Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро чун рамзи муқаддас аз назди иштирокчиёни паради ҳарбӣ гузаронида, дар сафи пешӣ дастаҳои қарор доданд.

Сипас ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарфармондехи Олии Қувваҳои Мусаллаҳ, генерали артиш муҳтарам Эмомали Раҳмон Вазiri мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал-полковник Шералӣ Мирзо оид ба омодагии қисму воҳидҳои ҳарбӣ ба гузашти низомӣ гузориш дод.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон бо арзи салом ба ҳайати шахсӣ онҳоро бо ҷашни бошукуҳи 30-юмин солгарди Истиқлонияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуданд.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон бо нутқи пурмуҳтаво баромад намуда, доир ба ҳифзи дастовардҳои давлати соҳибистикол, фазои орому осудаи ин кишвари биҳиштосо ва рушду тараққиёти босуботу бонизоми Ватани азизамон дар зарфи 30 соли Истиқлонии миллий суханронӣ карданд.

Президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон нақши барҷастаи таърихии хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ, ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварро дар роҳи барқарорсозии соҳти конститутионӣ, таъмини сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ маҳсус таъқид карданд.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон ибroz доштанд, ки мо бо хизмати соғдилонаву ватандӯстонаи низомиёни кишвар, яъне фарзандони далеру ҷаҳонро шуҷои миллиати ифтихор мекунем.

Президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон бо итминон изҳор доштанд, ки низомиён қарзи фарзандӣ, вазифаи шаҳрвандӣ ва рисолати ҷаҳонмадии худро дар назди миллат, Ватан ва давлат минбаъд низ содиҷона ба ҷо меоранд.

Баъд аз анҷоми суханронии Сарвари давлат ва зимни иҷрои Суруди миллӣ дар як вақт аз тӯпҳо 30 шиллик паронда шуд.

Сипас, бо амри фармондехи парад гузашти низомии 30 ҳазор нафар ҳайати шахсии қисму воҳидҳои ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ, ҷузъу томҳои соҳторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварро ҳайати захираҳои сафарбарӣ шурӯъ гардид.

Таҳти навои оркестири ҳарбӣ-нафасӣ ҳайати шахсии қисму воҳидҳои низомии Қувваҳои Мусаллаҳ, ҷузъу томҳои соҳторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварро ҳайати дастаҳои вориди майдони баргuzории ҷорабинӣ шуда, аз назди минбари ифтихорӣ ва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарфармондехи Олии Қувваҳои Мусаллаҳ, генерали артиш муҳтарам Эмомали Раҳмон бо гузашти низомӣ қадам заданд.

Дар паради ҳарбӣ шунавандагони Литсеей ҳарбӣ, афсарони дастгоҳи марказии Вазорати мудофиа, Ситоди генерали Қувваҳои Мусаллаҳ, афсарону аскарони ҷузъу томҳои Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳайати шахсии Қӯшунҳои хушкигард, Қӯшунҳои зудамал, Қувваҳои ҳарбӣ-ҳавоӣ ва мудофиаи зиддиҳавоӣ, афсарони ҳадамоти маҳсуси назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, курсантҳои муассисаҳои олии таълимии ҳарбии тобеи соҳторҳои қудративу мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, воҳидҳои таъйиноти маҳсуси Кумитаи давлатии амнияти миллий, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданий, Қӯшунҳои дохилий, Қӯшунҳои сарҳадӣ, занону бо-нувони Артиши миллий, ҳайати шахсии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тартибот, муҳасилини кафедраҳои ҳарбии назди муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳайати захираҳои сафарбарӣ ва дигар соҳторҳои қудратии мамлакат фаъолона ширкат варзиданд.

Зирк кардан ба мавриди ҳарбӣ ба мавриди ҳарбӣ ба муносибати 30-юмин солгарди Истиқлонияти давлатӣ аз дигар парадҳои ҳарбӣ замони соҳибистиколии кишвар ҳам аз ҷиҳати шуқӯҳу шаҳомат ва ҳам вобаста ба төъдоди ҳайати шахсии иштирокчиёни он ба куллӣ фарқ мекунад.

Дар гузашта зимни барguzorии ҷорабinҳoи satxi chumhuriyavӣ shumorai ištirokchiy়i парадҳои ҳарбӣ дар майдони марказии poytaҳt асосан аз 5 то 15 ҳазор нафарро tashkil medod, kи dar muqoisa ba guzashti nizomии 30 - solagari Istiқloniyati давлатӣ teъdodi onҳo tanҳo dар шаҳri Dushanbe ба 30 ҳазор naфар barobar ast. Ilova bar in dar markazҳoи maъmuriy tamomi viloyatҳo va ҳar yak shaҳru noҳiyan chumhuriy niz bo ҷalbi қismu woҳidҳoи nizomии Қuvvaҳoи Musallaҳ, ҷuzъu tomҳoи soҳtorҳoи қudratӣ, maқomotи ҳifzi ҳuқuқi kishvarro ҳaiatи zaҳiraҳoи safарbariй paradҳoи ҳarbӣ doir shud, kи macmuun shumorai onҳo ziёda az 162 ҳazor naфarro tashkil mediҳad.

Дар barobari ширкати faъolona nizomiyen kishvarro ҳaiatи zaҳiraҳoи safарbariй, inchunin tehnikaҳoи gunogunni vaznini zirexphӯsi chanѓ, avtomashiňaҳoи maҳsusi ҳarbӣ va dигar namudi naқliyoti avtomobil, kи marbut ba қisimҳoи nizomӣ, zaҳiraҳoи eҳtiyati va vositaҳoи moddiy-technikii mintaқaҳoи mudoifiiai ҳuđudiy maҳsusb mēoband, dar markazҳoи maъmuriy viloyatҳo va ҳar shaҳru noҳiyan bo ҷiҳati ištirokchiy়i guzashti ҳarbӣ ҳarakati namoiši doir namudand.

Taҷliili 30-юmin solgaridi Istiқloniyati давлатӣ bari ҳar fard vatan doru vatan doru, xeshtanшинosu meҳanparast va ҷonibdori sulҳu oromӣ ҷashni muқad-das va faromӯshnospazir ast.



ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА БУРҲОНИДДИНИ РАБ- БОНӢ ВА АҲМАДШОҲИ МАСЪУД ПАС АЗ МАРГ ОРДЕНИ "ИСМОИЛИ СОМОНӢ ДАРАҶАИ I" ДОД



ДУШАНБЕ, 02.09.2021 /АМИТ "Ховар"/
2 сентябр Асосгузори сулху ваҳдати
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмо-
мали Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-
солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон бо фармонҳои худ дар тан-
шахсияти шинохтаи Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон шодравон Бурҳониддини
Раббонӣ ва шодравон Аҳмадшоҳи Ма-
съудро пас аз марг бо мукофоти олии дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон - ордени "Ис-
моили Сомонӣ дараҷаи I" сарфароз гар-
донанд.

Дар Фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон "Дар бораи сарфарозгардо-
ни собиқ Президенти Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон, профессор Бурҳониддини
Раббонӣ бо ордени Исмоили Сомонӣ
дараҷаи I" омадааст:

Ба ифтихори 30-солагии Истиқолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон собиқ
Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон,
профессор Бурҳониддини Раббонӣ
барои мусоидат ва миёнчигарӣ ба бар-
гузории музокироти ҷайни тоҷикон дар
солҳои 1993-1996 ва саҳми бузург дар
раванди истиқрори сулҳ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо ордени "Исмоили Сомонӣ
дараҷаи I" сарфароз гардонida шавад.

Дар Фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон "Дар бораи сарфарозгардо-
ни собиқ вазiri мудофиаи Ҷумҳурии
Исломии Афғонистон, Қаҳрамони мил-
лии Афғонистон Аҳмадшоҳи Маъсӯd бо
ордени "Исмоили Сомонӣ дараҷаи I" низ
омадааст:

Ба ифтихори 30-солагии Истиқолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон собиқ
вазiri мудофиаи Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон, Қаҳрамони миллии Афғонистон
Аҳмадшоҳи Маъсӯd барои мусоидат

дат ва миёнчигарӣ ба баргузории музо-
кироти ҷайни тоҷикон дар солҳои 1993-
1996 ва саҳми бузург дар равандi истиқ-
рори сулҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
ордени "Исмоили Сомонӣ дараҷаи I" сар-
фарoz гарdonida шavad.

Бояд гуфт, ки ордени "Исмоили Сомонӣ"
мукофоти олии давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, бо Фар-
мони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба шахсони арзанд ба ҳизматҳои
шоён супорида мешавad.

Ордени "Исмоили Сомонӣ" az нуқра
соҳта шуда, ситора ҳаштқира мебошад.
Канораҳои ситора зарандуд ва ситораи
ҳаштқираи нуқрафоми дохилиро ташкил
медиҳанд.

Дар маркази ситора медалиони тас-
вири барҷастаи зарандуди шоҳ Исмоили
Сомонӣ ast.

Дар давродаҳи медалион, дар ранги
кабуди сирдавон дар ҳошияни зарандуд
навиштаоти "Исмоили Сомонӣ" бо ҳар-
роҳои зарандуд иҷро шудааст. Дар қисми
поёни медалион ду навдаи зарандуди
дараҳти гор сабт шудааст. Дар тарафи
қафои ситора рақами он нақш шудааст.

Тасмаи ордени "Исмоили Сомонӣ" -
тасмаи парниёни ранги кабуд буда, дар
канорҳояш раҳи зарандуд дорад. Паҳ-
нони тасмаи ордени "Исмоили Сомонӣ"
дараҷаи I - 100 миллиметр, паҳнони ра-
ҳҳо ва масофа аз канорҳои тасма 3 мил-
лиметр мебошад.

Зеҳи оvezai доимӣ фулӯzӣ, паҳнои-
аш 38 миллиметр, баландиаш 10 мил-
лиметр буда, бо тасмаи парниёни ордени
"Исмоили Сомонӣ" rӯkash шудaast.
Зеҳи ордени дараҷаи I dar miёna bandi-
na kутraš 8 миллиметр ва шerозai
tilloorang dorad.

БА МУНОСИБАТИ 30-ЮМИН СОЛГАРДИ ИСТИҚПОЛИ ДАВЛАТӢ БУРҔИ БАЛАНДТАРИНИ МАЛАЙЗИЯ БО РАНГҲОИ ПАРЧАМИ ТОҔИКИС- ТОН РАВШАН ГАРДИД

ДУШАНБЕ, 09.09.2021 /АМИТ "Ховар"/. Ба муносибати 30-юмини сол-
гарди Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон 9-уми сентябр соли 2021 рангҳои Парчами давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар яке аз бал-
андтарин бурҷҳои дунё, ки дар пой-
таҳти Малайзия ҷойгир шудааст
инъикос гардид. Дар ин бора АМИТ
"Ховар" бо истинод ба Вазорати
корҳои ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
хабар медиҳад.

Ёдовар мешавem, ки муносиба-

тҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо Малайзия 11 марта соли 1992
барқарор гардиданд. Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Малайзия имкони густа-
риш ёфтандро доро буда, ду кишвар
омода ҳастанд уфуқҳои навро дар ин
чода фатҳ кунанд. Имрӯz дар мако-
тиби олии Малайзия шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунанд.

Дар ин бора мавод дар расонаҳои
Малайзия дастрас мебошад.
АКС аз www.bernama.com

ПЕШНИҲОДИ ПОИҲАИ ҚОНУНИ ЧУМҲУРИИ ТОҔИКИСТОН "ДАР БОРАӢ АВФ" БА МАҶЛИСИ НАМО- ЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ЧУМҲУРИИ ТОҔИКИСТОН

30.08.2021. Имрӯz Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмо-мали Раҳмон бо истиқфода аз ҳуқуқи конститутионии худ, дар асоси принсипи инсондустӣ ва ба муносибати 30-солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораӣ авф"-ро ба баррасии Мажлиси намояндагони Мажлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданд.

Бо мақсади қабули Қонуни мазкур бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷlosia fayrinavabatiy Mажлиси намояндагони Mажлиси Oлии Ҷумҳурии Тоҷикистон rӯzi 6 сен-
тябри соли 2021 daъvat karda shud.

Қонуни авф нисбат ба доираи ва-
сеи маҳкумшудагон ва шахсоне, ки
парвандаи онҳо таҳти таҳқiq, таф-
тишоти пешакӣ ва дар баррасии
судӣ қарор доранд, татbiq megar-
dad.

Лоиҳаи Қонун шахсони зеринро
az ҷавобгарии ҷinoятӣ va adoi
mazkur az ozið shudaast; shartan
pesh az muhlat az adoi mazkur az ozið shuda-
nd; ba ҷazo digari ba maҳrum
soxtan az ozið alokamandnabuda
maҳkum shudaand; boroi ҷinoyatxoi
hususiyati iqtisodӣ doشت maҳkum shuda-
nd; va zarari moddai rasonidash-
darro purra taloifi karandaan.

Дар loiҳaи Қonun nisbati ba zan-
hox, noboliqon, shahsoni sinnashon
az 55 боло, mayyobon, bemoroni
daraҷa vaznini, shahsoni doroi mu-
koftotxoi davlati, ištirokchiёni chan-
ga shahsoni ba onҳo barobarkard-
shuda va shaҳrvandoni horiҷi bar-
tarai doda shudaast. Onҳo az ҷavob-
garии ҷinoyatӣ va adoi mazkur az ozið
shard moshavand, agar ҷinoyat sode-
dir karandaashon ba ҷinoyatxoi, ki nis-
bati ba onҳo dar Қonun "Dar boraӣ
avf" maҳduddiyatxo peshbinӣ shudaast,
mansub naboshad.

Tibki maъlumatoti peshakӣ қonun
nisbati 16 000 nafar tatbiq megar-
dad va az in mikdor 10 700 nafar az
ҷavobgarии ҷinoyatӣ va adoi bokimon-

daи ҷазо ozið megar-dand. Az ҷumla, 800
nafar gumanbarshavandagon va ayb-
dorshavandagon, 350 nafar sudshavand-
agon, қariб 3000 nafar maҳkumshuda-
gon az muassisaҳo iloҳi, 1900 na-
far maҳkumshudagon az koloniyati
iloҳi sukunat va 4650 nafar maҳkum-
shudagon az noziroti korҳo iloҳi ozið
karde moshavand. Muҳlati ҷazo
5300 nafar maҳkumshudagon kam kar-
da moshavand.

Avf nisbati shahsone, ki ҷinoyatxoi
maxsusan vaznino bo ҳolatxoi vaz-
ninkunanda sodeh namudaand, inchnin
onҳo, ki қablan dar aсоси Қonuni
Ҷумҳuриi Toҷikiстон "Dar boraӣ avf"
az 25 oktobi soli 2019 az ҷavobgarии
ҷinoyatӣ ё adoi bokimondai ҷazo ozið
shuda budand va boz ҷinoyat қasdon
sodeh kardaand, tatbiq namegardad.



Қonuni mazkur az ҷonihi maқomoti
tatbiqkunandai on boyad dar muҳlati du
moҳi icrho karda shavad.

Sodi Olii Ҷумҳuриi Toҷikiстон,
Prokurori generaliy Ҷумҳuриi Toҷikiстон,
Vazorati korҳo dohilii Ҷумҳuриi Toҷikiстон,
Vazorati adiliy Ҷумҳuриi Toҷikiстон,
Kumitaи давлатi amniiyi millii Ҷумҳuриi Toҷikiстон,
Agenti назorati давлатi mol-
liyai va muboriza bo korrupsiya Ҷумҳuриi Toҷikiстон,
Agenti назorati mawodi нашъovari nazdi
Prizidenti Ҷумҳuриi Toҷikiстон, maқomoti
ichroiani ҳokimiyati давлатi Viloyati
Muҳtori Kӯҳiston Badaxshon, viloyat-
xo, shaҳri Dushanbe va shaҳru
nozixyati tobei ҷumҳuri vaziifador
garidaand, ki baъdi du moҳi mawri-
di amal қaror giriftni Қonuni maz-
kur dar xususi icrho on ba Prizidenti
Ҷумҳuриi Toҷikiстон ҳisobot pesh-
niҳod namoyand.

Қonun baъd az қabuli on az ҷonihi
Majlis namoyandagoni Majlis Olii
Ҷумҳuриi Toҷikiстон va imzoi
Prizidenti Ҷумҳuриi Toҷikiстон dar matbu-
ot nashr megarad.



50 ДАСТОВАРДИ ДОНИШГОХ ДАР ЗО СОЛИ СОЖИБИСТИКДОЛЙ



1992: ШУЪБАҲО ВА ИХТИСОСҲОИ НАВ ТАШКИЛ ШУД

Бо ибтикороти шахсан академик С.К.Каримов ва Вазорати маориф аз соли таҳсили 1992-1993 дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ факултаҳо, шуъбаҳо ва ихтисосҳои нав ташкил менамоянд. Ин аз аввалин самараи соҳибиистиқполӣ, Ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва заҳматҳои Президенти Ватани маҳбубу азизамон муҳтадарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад.

Дар баробари ташкил ёфтани факултатко ша шўйбаҳои нав дар донишгоҳ факултатко рушд ёфта, хеле мустаҳкам гардиданд. Шуморай донишчӯёну омӯзгорон босуръат афзудан гирифт. Соли таҳсили 1992-1993 дар факултати математика 373 нафар донишчӯй, физика 312 нафар, забон ва адабиёти тоҷик 549 нафар, забон ва адабиёти рус 556 нафар, дар факултати методикаи таълими ибтидой 388 нафар, шўйбаи равоншиносӣ (психология) 167 нафар, биология 45 нафар, шўйбаи муолиҷавӣ 127 нафар, табобати кӯдакон 77 нафар, таърих 37 нафар, шӯйбаи баҳисобигирии бухгалтерии хоҷагии кишоварзӣ 31 нафар, баҳисобигирии бухгалтерии саноатӣ 55 нафар, иқтисодиёти байнамилалӣ 30 нафар, иқтисодиёти иҷтимоио банақшагирий 35 нафар, шӯйбаи англисӣ 28 нафар ва дар маҷмӯй 2800 нафар донишчӯён дар шӯйбаи рӯзонаи донишгоҳ таҳсил мекарданд.

1994: НАХУСТИН ВОХҮРЙ БО ЭМОМАЛЫ РАХМОН

ЭМОМАЛИ РАҲМОН
Муҳимтарин рӯйдод барои ҳайати профессорон, омӯзгорон ва кормандони До-нишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ташрифи аввалини номзад ба раисии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмо-мали Рахмон (12 октябри соли 1994) ба шаҳри бостонии Кӯлоб ва донишгоҳ буд.

Боиси хушнудӣ ва сарфарозии ахли зиёӣ ва донишҷӯёну омӯзгорон буд, ки аввалин воҳӯрӣ номзад ба Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо интихобкунандагон дар толори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб баргузор гардид ва ин яке аз санаҳои муҳимми таърихи донишгоҳ ба шумор меравад. Ба ин муносабат дар толори донишгоҳ маҷlis баргузор гардид. Маҷlisро бо сухани муқаддимавӣ ноиби ректор оид ба таълим, профессор С. Азизов кушода, меҳмононро хайрамандам гуфт. Дар маҷlis номзадро С.А. Патрикев - Сардори қувваҳои муштараки сулҳӯйӣ дар Тоҷикистон, М. Убайдуллоев - чонишини аввали раиси Шӯрои Вазирон, А. Салимов - раиси кумитаи иҷроияи Шӯрои депутатҳои ҳалқи вилояти Ҳатлон ҳамроҳӣ мекарданд.

1994: ТАЪСИСИ РЎЗНОМАИ "АН-ВОРИ ДОНИШ"

АНВОРИ ДОНИШ, рўзнома, нашрияи
Донишгоҳи давлатни Кўлоб ба номи Аб-
ӯабдуллоҳи Рӯдакӣ буда, аз 1-уми сен-
тябрин соли 1994 нашр мешавад. Рўзно-
ма бо ташабbus ва дастирии ректори
ҳамонвақта донишгоҳ академик С.К. Ка-

**2015: ЧАШНГИРЙ АЗ 70-СОЛАГИИ
ДОНИШГОХ**

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ аз ҷумлаи аввалин муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат дар ҷануби Тоҷикистон маҳсуб мешавад. Он дар омода намудани қадрҳои баландиҳтисоси ҳочагии ҳалқи ҷумҳурии азизамон нақши муассисре дорад.

Аз ин рӯ, хостем бахшида ба 30-солагии Истиқ-
оли давлтӣ мухтассар чанд муваффақиятҳои бу-
зурги Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаб-
дуллоҳи Рӯдакиро аз соли 1991 то соли 2021
барои хонанда баён намоем.

мати Чумхурии Тоҷикистон "Дар бораи

риддин Сайд бахшида шудааст.

2016: ДОНИШЧҮЁНИ ДОНИШГОХ
ЧОИЗАЙ КУМИТАИ ЧАВОНОНРО
СОХИБ ШУДАНД!

Таърихи 29.12.2016 дар шаҳри Душанбе озмун миёни чавонон барои ба даст овардани Ҷоизаи Кумитаи чавонон, варзиш ва саёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи адабиёт, рузноманигорӣ, санъат, барномасозӣ ва меъморӣ гузаронида шуд. Дар ин озмун аз тамоми муассисаҳои олии кабии мамлакат донишҷӯён ширкат варзианд. Аз Дошишгоҳи давлатии Қулоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ҳам донишҷӯён иштиrok намуда, Замираи Солеҳбой, донишҷӯй соли дуюми факултаи молиявии иқтисодӣ, ихтисоси молия ва қарз сазовори Ҷоизаи Кумита дар соҳаи санъат ва Аминҷон Назаров, донишҷӯй соли дуюми факултаи физика, математика ва информатика дар соҳаи барномасозӣ гардиданд.

2017: МАГИСТРАНТИ ДОНИШГОХ ИХТИРОЪКОРИ №1-И ЧУМХУРӢ ШУД!

Бахшида ба истиқболи Наврӯзи байналмилад таърихи 16-уми марта соли 2017 дар шаҳри Душанбе даври чумхурориявии "Фестивали донишчӯёни навовар ва ихтироъкори муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ" баргузор гардид.

Аз Донишгоҳи давлатни Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ магистранти соли 2-юми ихтисоси химия Сайфуддинов Фирӯз, роҳбари илмиаш номзади илми кимиё, дотсент Холиқов Сафар, Умедаи Талаб, магистранти соли 2-юми ихтисоси информатика, роҳбари илмиаш мудири кафедраи илмҳои компютерӣ Рафиев Сафархон ва Назаров Аминҷон донишҷӯи соли 3-юми факултати физика, математика ва информатика иштирок намуданд.

ка иштирек намуданд.

Дар натиҷа Сайфуддинов Фирӯз ма-
гистранти соли 2-умю иҳтиёсси химия
сазовори чойи 1-ум гардида, Умедаи
Талаб чойи 2-умро ишғол кард. Наза-
ров Аминҷон бошад, барои иштироки
фаъолона бо сипоснома қадрдонӣ кар-
да шуд.

2017: ДАСТАИ ДОНИШГОХ
СОҲИБИ ЧОМ ШУД!

Рӯзҳои 29-30.03.2017 бо ташаббуси Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фестивал-озмуни донишҷӯён миёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбии мамлакат ҷиҳати дарёфти соҳибистеъодҳои чавони эҷодкор бахшида ба "Соли чавонон" дар шаҳри Душанбе баргузор гашт. Дар фестивал дастаҳои донишҷӯёни муассисаҳои олии ҷумҳурий ширкат варзианданд. Даври ниҳоии озмун дар дар Маркази ҷумҳуриявии фаҳлан-

Дар фестивал дастаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо роҳбарии Каримов Далер, сардори шуъбаи кор бо чавонон, аъзо-

50 ДАСТОВАРДИ ДОНИШГОҲ ДАР ЗО СОЛИ СОҲИБИСТИҚЛОӢ



ЧОҲИ АМУДӢ

лоҳи Рӯдакӣ доктори илми педагогики, профессор Мирализода Абдусалом ва ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён бахшида ба пешвогирин 30-солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар майдони факултети химия, биология ва география 1 адад ҷоҳи амудӣ барои таъмини донишгоҳ бо оби тозаи ошомидани мавриди истифода қарор дода шуд.

Абдучаббор Раҳмонзода, Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа татбиқи амалишавии ин лоиҳаро муҳими саривақӣт арзёбӣ карда, барои бо сифат анҷом додани корҳои ба-анҷомрасида ба раёсати донишгоҳ арзи сипос намуд.

Аз ҷумла афзуд: "Ин кори ҳайр шаҳодат аз дастгирии сиёсати хирадманданаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ва мо бовар дорем, ки раёсати донишгоҳ, дар оянда низ ҷунун корҳои ободкориро давом медиҳад. Ҳамаи сокинони шаҳри Кӯлобро ба ин рӯзи нек муборакбод мегӯям."

Бо амалӣ гаштани ин лоиҳа, яъне таъмини донишгоҳ бо оби нӯшӯӣ, пурра таҷдиду навсозӣ ба ҳалли яке аз мушкилоти асосии сокинони шаҳри Кӯлоб мусоидат менамояд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки раёсати донишгоҳ баҳри беҳбӯд бахшидани шароити хобгоҳи донишгоҳ, ободкориву созандагӣ ва сазовор пешвуз гирифта ништири 30-солагии Истиқолияти давлатӣ қӯшишу заҳматҳои зиёд кашида истодада.

Ҳадаф аз татбиқи ин лоиҳа, беҳтар намудани дастрасӣ ба хизматрасонӣ ва беҳдошти об дар шаҳр, истифодани самаранок ва ҳифзи заҳираҳои об, ҷорӣ намудани низоми устувор мебошад.

2021: МАТЕМАТИКИ № 1

Санаи 23.04.2021 дар Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфтӣ "Ҷоми раёсати Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат" гузаронида шуд.

Дар ин озмун донишҷӯи курси чоруми факултети физика ва математика Ахмедов Бахтиёр аз рӯи равияи математика иштирок намуда, сазовори ҷои якум, ҷои дипломи дараҷаи 1 гардид.

2021: ТАЪМИНИ ТЕХНИКИИ РАВАНДИ ТАЪЛIM

Бо мақсади таъмини техникии раванди таълим бо технологияи информатсионӣ дар донишгоҳ 571 адад компютер, аз ҷумла 518 адад компютери рӯйимизӣ, 53 адад ноутбук, 50 адад таҷҳои электронӣ ва 55 адад видеопроекторҳо мавриди истифода қарор доданд.

Дар донишгоҳ 6 синфонаи компютерӣ бо таъодди 246 адад компютер ва 5 синфонаи лингфонӣ бо таъодди 60 адад компютер фаъолият менамояд. Таносуби миқдори компютерҳо ба миқдори донишҷӯён ба 0,06 баробар аст,

яъне ба ҳар 17 нафар донишҷӯ 1 компютер рост меояд. Дар Донишгоҳ 332 адад компютер ба шабакаи интернет пайваст мебошад.

2021: ПОЯН МОДДӢ-ТЕХНИКИИ ДОНИШГОҲ

Поян моддӣ-техникии Донишгоҳ тоҷрафт пурӯзвват гашта, яке аз асосҳои баланд гардидани сатҳу сифати таълим маҳсуб меёбад. Донишгоҳ ба шабакаи Интернет пайваст буда, омӯзгорону донишҷӯён пайваста аз он истифода мебаранд. Китобхонаҳо ва толорҳои хониди Донишгоҳ ҳамеша дар хизмати донишҷӯён омӯзгорону буда, дорои беш аз 150 000 адад адабиёти илмӣ, таълимӣ, сиёсӣ, бадей аст.

Дар донишгоҳ озмоишгоҳҳо аз фанҳои оптика, радиотехника, химия органӣ ва гайриорганикӣ, физикаи ҷисмҳои саҳт, меҳаника, электроника, физикаи молекулавӣ, барқ, физикаи атом, микроелектроника, таҳлилкунии техникӣ ва моделсозӣ, назарияи лапиши ва протесҳои мавҷӣ, дастгоҳҳои радиошунавонӣ ва ТВ, физикаи мактабӣ, методикаи таълими физика, дастгоҳҳои ҳарротӣ, нақлиётӣ, саноати қаннодӣ фаъолият намуда, ба қадри зарурӣ таҷҳизонида шудаанд. Китобхонаи электронии донишгоҳ дорои беш аз 100000 феҳрасти адабиёти илмӣ ва таълимӣ бо 25 ҷои нишаст таъмин мебошад.

1945-2021: ОМОРИ ДОНИШҖӮЁНУ ОМӮЗГОРОН ДАР ТӮЛИ 76 СОЛ

Дар муддати 75 соли фаъолияти ҳешин боргоҳи илму маърифат тавонист, ки таъодди донишҷӯёро аз 48 то ба зиёда аз 11 000 ҳазор нафар, шумораи устодону муаллимонро аз 9 ба 580 нафар, миқдори қадроҳо дараҷа ва ҷонони имидорро аз 5 номзади илм ба зиёда аз 130 нафар ва докторони илму профессоронро аз сифр ба 29 расонад.

2021: САҒАРИ СЕЮМИ ПРЕЗИДЕНТ

15 июни соли 2021 Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллати муҳтaram Эмомалӣ Раҳмон бо номояндагони оилаҳои заарардида шаҳри Кӯлоб дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Расуловва Лутфия соҳиби "Ҷоизаи раиси вилояти Ҳатлон" барои олимони ҷавон гашт. Ҷоиза ва тӯхфаҳоро ба муаллима мувенини раиси вилояти Ҳатлон Фирӯза Шарифӣ тақдим намуд.

Дар ин сафари корӣ Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллати муҳтaram Эмомалӣ Раҳмон бо номояндагони оилаҳои заарarдида шаҳри Кӯлоб дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ мулоқот намуданд. Дар ин давра бинои асосии донишгоҳ, аз ҷумла толори фарҳангии рақами №1 донишгоҳ аз таъмири асосӣ бароварда шуда, таҷҳизоти нав ҳаридорӣ гардид.

2021: ХАРИДОРИИ МИЗУ КУРСӢ ВА ТАҶДИДИ СИНФОНОҲО

Дар соли таҳсилоти равон бо ҳаридории мизу курсӣ ва таҷдиди синфонаҳо, 2255 ҷои нишаст зиёд шудааст.

Барои боло бурдани сатҳу сифати таълим як лабораторияи замонавии биотехнология барои ихтисосҳои биология - биотехнология, як лабораторияи санҷши оби ошомидани, маркази илми "Ҳамадонишиносӣ" ва китобхонаи таҳсусӣ дар замини факултети филологияи тоҷик ва журналистика (бо таъодди 2 600 адабиёт), дар маркази имтиҳоноти бо фароригии 80 компютер ташкил ва ҳаридорӣ гардид, 10 лабораторияи факултети физика - математика аз навсозӣ карда шуд. Дар ин замина, атрофи анонфи муассиса ва намои зоҳирини биноҳои таълимӣ таъмир гардида, бетонпуш гардида. Роҳраву атрофи муассиса гулзор карда шуда, манзараи он ба шаҳри Бостонии Кӯлоб зебоии дигар зам мекунад.

2021: ХАРИДОРИИ СЕРВЕРИ ПУРИҚИДОР

Дар соли ҷорӣ бо дастгирии раёсати донишгоҳ 1 адад сервери пуриқидор ҳаридорӣ ва насб карда шуд, ки минбаъд раванди автоматиқунонии таълим ва имтиҳонҳои ҷорӣ ӯзгуранд. Ҳаридорӣ ҷои ӯзгуранд.

2021: ҲИМОЯИ РИСОЛАҲОИ НОМЗАДӢ

Дастовардҳои илми омӯзгорони донишгоҳ умедбахш аст, зеро дар 6 моҳи соли равон 17 нафар омӯзгорони донишгоҳ рисолаҳои илми худро дифоъ намуда, 5 нафар барои ҳимоя расман иҷозат гирифта, рисолаи илми 54 нафар таҳқиқотчиен пурра анҷом ёфта, дар арафаи ҳимоя қарор доранд. Ин раванд низ рӯ ба инкишоф буда, нисбат ба соли гузашта бо назардоши таъодdi умумии омӯзгорон 1,6% зиёд мебошад.

2021: ФОНДИ УМУМИИ КИТОБХОНА

Фонди умумии китобхона дар давраи ҳисоботӣ 296 801 номгӯро ташкил медиҳад. Фонди умумии китобхонаи электронӣ бошад дар соли таҳсилоти ҷорӣ аз 196 425 номгӯйиборат мебошад ва таъодди зикргардида ба соҳаҳо ҷудо карда шуда, мавриди истифода мебошанд, ки дар муқоиса ба соли гузашта 3 200 адад зиёд мебошад.

2010-2021: 100 НАФАР ОМӮЗГОРОН РИСОЛАҲОИ НОМЗАДӢ ҲИМОЯ КАР- ДАНД

Хушбахтиовар аст, ки дастовардҳои илми омӯзгорони донишгоҳ умедбахш буда, аз соли 2014 то ҳол 100 нафар омӯзгорони донишгоҳ рисолаҳои илми худро дифоъ намуданд.

2021: ҶОИЗАИ РАИСИ ВИЛОЯТИ ҲАТЛОНРО ГИРИФTEM!

Боиси ифтиҳор аст, ки санаи 6-уми январ олимаи ҷавон, номзади илми иқтисадӣ, дотсент, декани факултети иқтисадӣ ва идораи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Расуловва Лутфия соҳиби "Ҷоизаи раиси вилояти Ҳатлон" барои олимони ҷавон гашт. Ҷоиза ва тӯхфаҳоро ба муаллима мувенини раиси вилояти Ҳатлон Фирӯза Шарифӣ тақдим намуд.

2021: ҒОЛИБИЯТИ ОМӮЗГОРОН ДАР ОЗМУНҲО

Боиси сарфарозист, ки Зафар Мирзоён - мушовири ректор оид ба иртибот бо ҷомеа барои силсилайи мақолаҳо донир ба ҳаёту фаъолияти сиёсиву ҷамъиятии адаби зиндаӣ, Қаҳрамони Ҳотиқи Ҳатлон ба номи Мирзо Турсунзода

дар озмуни ҷумҳуриявие, ки аз тарафи нашрияи "Ҷумҳурият" ва мақомоти иҷроиия ҳоқимияти давлатии ноҳияҳои Шаҳринаву Турсунзода ва шаҳри Ҳисор донир гардид, голиб ва соҳиби Шоҳҷоиза гашт.


Ҳафттаномаи "Омӯзгор" бахшида ба "Бисстолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табииатшиносӣ, дақиқи ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф" озмун эълон карда буд. Озмун аз моҳи марта соли 2020 то аввали моҳи июни соли 2021 идома ёфт. Ҳурсандивар аст, ки Ислом Гуломов, Корманди шоистаи ҶТ, доктори илмиҳои педагогӣ, профессори донишгоҳ барои мақолаи "Риёзидон бояд ҳамадон бошад" дар озмуни мазкур ҷойи дуюмро соҳиб гардид.

2021: МАТЕМАТИКАИ № 1

Рӯзи 23.04.2021 дар МДТ "Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат" озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфтӣ "Ҷоми раёсати Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат" гузаронида шуд. Донишҷӯи курси ҷорӣ ӯзгуранд.

2021: РЕЙТИНГИ ДОНИШГОҲ ЗИНА БОЛО РАФТ

Натиҷаи заҳматҳои омӯзгорон ва олимон буд, ки нимсолаи аввали соли 2021 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби Агенсии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бахо-



Протоколи Комиссияи тадорукот
аз 4 марта соли 2020, №2
шаҳри Boxtar

гузорӣ карда мешавад, нисбат ба солҳои гузашта 5 зина боло раfta, ҳамакнун аз мақоми 17-ум дар мақоми 12-ум қарор додад. Ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ бо нангу номуси ватандорӣ, ҳисси баланди миллиӣ ва тафакkuri созандаву ободкорона дар партави дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу вахдати миллиӣ, Пешвои миллат, Президенти кишвари муҳтaram Эмомалӣ Раҳмон баҳри таҷилиши шоиста аз ҷашни муқаддаси миллиӣ - 30-солагии Истиқолoli давлатии Ҳотиқи Ҳатлон. Ҳотиқи Ҳатлон ба номи Мирзо Турсунзода

Таҳияи
Ҷаҳонғир РУСТАМШО

САҲМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР БОЗГАШТИ ФИРОРИЁН БА ВАТАН

Таърих гувоҳ аст, ки ҳазорон ҳазор фарзандони ҳалқи тоҷик бар асари ҷангу ҷидолҳо, рӯйдоду сабабҳои гуногун дар марҳилаҳои гуногуни таърих? аз марҳои бобоии ҳеш дур афтодаанд. Тӯғони қисмат ҳаммилатони моро ғарибу фирорӣ гардонда, дар ҷорӯи ҷонӣ парешон кардааст.

ЭМОМАЛИ РАҲМОН

24 сол қабл аз ин бо супориши Асосгузори сулҳои ваҳдати миллий-Пешвои миллиат, Президенти қишинвар, муҳттарам ЭМОМАЛИ Раҳмон Маркази илмӣ -татқиқотии тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба хотири омӯзиши пурраи таърихи ҳалқи тоҷик ва омӯзишу даъвати тоҷикони бурунмарзӣ татқиқоти омӯзиши тоҷикони ҷаҳон ба роҳ монда шуд. Ин буд, ки доктори илми таъриҳ, профессор Бобоҳонов Мансур ба заҳмати зиёд маводҳои лозимиро ҷамъбаст карда, нашри якими қитоби худ "Таърихи тоҷикони ҷаҳон"-ро соли 1999 чор карда буд ва минбаъд онро тақмил дода, соли 2010 аз сари нав пурра соҳт ва ба ҳонаданаи тоҷик дастрас шуд. Дар мувофиқа бо қарори Шӯрои олимии факултаи таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз моҳи сентябрини соли 1994 дар факултаи Таърихи фанни нав бо номи "Таърихи тоҷикони ҷаҳон" ҷорӣ карда шуд. Зеро бидуни таърихи тоҷикони ҳориҷи қишивар таърихи ҳалқи тоҷик пурра наҳоҳад буд.

Теъдоди тоҷикони ҳориҷи қишивар нисбат ба таъдоди тоҷикони Ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан ҳафт маротиба бештар мебошад ва зиёда аз 50 миллион нафарро ташкил дода, ҳудуди фароғири онҳо 50 давлати дунёро дарбар мондааст. Вале боиси таассуф аст, ки таърихи онҳо дар маҷмӯъ то он вақт (1994) мавриди омӯзиши маҳсус қарор нағирифта буд. Дар замони Шӯравӣ имконияти ҳолисона навиштани таърихи онҳо (тоҷикон) вучӯд надошт. Роҳбарони собиқ Иттиҳод ва Ҷумҳурии ӯзбекистони Ҳизбуттагии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки яке аз дурдастарин ҷумҳурии Иттиҳод буд, 24 августи соли 1990 дар Иҷлосияни дувуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Ҷумҳурии Тоҷикистон"-ро қабул карданд ва дар сарнавишти давлати навини тоҷикон марҳилаи тозаи таърихиро ифтиҳоҳад бахшид.

Дар арсаи таъриҳ бисёр ҳалқои ин ён қишивар дар оғози марҳилаи навини давлатдории ҳеш ба ихтилофоту дигаргунҳо рӯ ба рӯ шуданд, ки баҳри ստуровӣ ва пойдорсозии дастовардҳои миллиашон пайғirona талош варзидашту ҷоннишориҳо намуданд. Бо тоҷикон низ дар марҳилаи аввали истиқполият чунин ҳодиса рӯх дод ва зиддиятҳои гурӯҳи ба миён омаданду оташи ҷангӣ байни ҳамвatanon аланга зад ва ҳатарӣ аз байн рафтани давлати навини тоҷикон ва дар баробари ин боз ҳатарӣ пароқандашавии миллиати тоҷик ба миён омад. Дар чунин вазъияти ҷумҳурий ба як сарвари бохирadу дурандеш ва иrodatmandу миллиатдӯст ниёзи шадид дошт.

Дар таърихи аз 16 ноябр то 2 декабря соли 1992 дар ш. Ҳуҷанд, дар қасри "Арбоб" Иҷlосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронida шуд. Иҷlосия 19-ноябрини соли 1992 ЭМОМАЛИ Раҳмонро бо овоздиҳии пинҳони ба вазифai Раиси Шӯрои Олии таъриҳ бар монад. Баъди Сарвари давлат, Раиси Шӯрои

Олӣ интиҳоб гардидан, барномаи сиёсии ҳешро ба таври мушаҳҳасу возеҳ иброз дошт: "Баҳри истиқори сулҳ дар Тоҷикистон ва баргардонидани ҳамаи гурезаҳо ман таёрам ҷони ҳудро нисор қунам".

Вале ҳамоно ҷангӣ шаҳрвандӣ идома дошт. Баъди гузашти солҳо ба таъриҳи назар афқanda, он лаҳзаҳои пурдӯғу пурдадарро мебинем ва дарк мекунем, ки Сарвари давлатамон, муҳттарам ЭМОМАЛИ Раҳмон он вақт ҷонашро ба ғарави сулҳ монда будааст. Ҷуноне ки ин абармарди ватан-параст дар рӯзи аввали роҳбари давлат интиҳоб шуданаш, ҷунин гуфта буд: "Е ман дар Тоҷикистон сулҳ меорам ё дар ин роҳ ҷони ҳудро нисор мекунам".

Дар ҷунин шароит бо мақсади аз ин вазъи сангини раҳӣ ёфтанд, моҳи апреди соли 1994 гуфтушуниди ҳайати ҳукumatи қонуни Тоҷикистон ва Иттиҳоди мухолифини тоҷик оғоз ёфта, то моҳи июняи соли 1997 идома ёфт ва 8-давраро дар бар мегирад. Гуфтушунидҳои маскур дар Русия, Эрон, Туркманистон, Қазоқистон, Покистон ва Афғонистон, ки дар ҳузури созмонҳои байналхалқии ҷаҳон, аз он ҷумла, СММ, Созмони амнияти ҳамкорӣ дар Аврупо, ИДМ ва монанди инҳо дар тӯли 40 моҳ сурат гирифт. Дар натиҷа 27 июняи соли 1997 дар шаҳри Москва "Созишишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризояти милли дар Тоҷикистон" қабул гардид ва ин сана дар тақвими миллиати мо ҳамчун Рӯзи Ваҳдат миллии сабт гардид. Дар бораи аҳамияти Созишишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризояти миллии Тоҷикистон Президенти қишивари соҳибистқоламон муҳттарam ЭМОМАЛИ Раҳмон гуфтааст: "Созишишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризояти милли аз лиҳози аҳамияти фавқулоддai ҳуд бо Эъломияни истиқполияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як радиф мейстад. Агар Эъломия ба Тоҷикистон ба таври расмӣ истиқпол ва соҳибистӣ ёти ато карда бошад, пас Созишишнома сулҳу суботор дар сарзамини мо таъмин соҳт".

Таҷрибаи гуфтушуниди тоҷикон, ки дар ниҳояти кор ба сулҳ анҷом ёфт, ҳусусан, барои давлатҳо, ки имрӯзҳо ба ҷунин вазъият дучор омадаанд, намунаи ибрат гардидаast. Бесабаб нест, ки созмонҳои байналмилалӣ ва доираҳои имлӣ ва сиёсии қишиварҳо ҷаҳон таҷрибаи сулҳи тоҷиконро меомӯзанд ва онҳо ҳамчун падидон нодир ва боарзиш дар таърихи сулҳофарини байналмилалӣ донистаанд. Бо ин сабаб дар шаҳри Душанбе дар таърихи 26-27 апреди соли 2001 гузаронидани Симпозиуми байналхалқии "Таҷriбаи таъриҳии сулҳи тоҷikon" аз манfiat ҳолӣ набуд. Вале як ҳақиқати таърихиро нодida гирифтan, нишони носипосӣ аст, ки ин пеш аз ҳамаи баргардонidani гурезаҳо ба ватani аҷdodии ҳesh мебошad.

Дар таърихи бисёр қишиварҳо, ки ҷони ҳамвatanon аз сар гузаронidанд, муҳоҷironi гуреза зиёд буданд. Ҳеч қадоме аз роҳбарони ҳамвatanon ҳамаи гурезаҳо пас аз басандон шудани ихтилофу низоҳои милли ҳурезаҳо ҳудро ба ватani аҷdodiашон барнагарdonidaанд. Аммо сарварi давлатi тоҷikon ҷаҳon, Peshvoi миллиat, muҳtтарam Emomali Raҳmon dар ин ҷoda mubaффak ҳud. Muваффaq гардidi Asoсguzori sulҳ vaҳdati milliy, Peshvoi миллиat muҳtтарam Emomali Raҳmon dар ин ҷoda, az avvalin suhanroniҳoш barmeояd, kи gufta буд: "To dame kи jaq gurzai toҷik berun az hoxi Vatan ҳast, man ҳudro orom nameguzoram". Az zamoni barqarorshavii Ҳokimiyati Shӯravӣ va siёsatni noadolatonaи ҳukumatи ҳamnovakta dar chumxuri ҳamsoyia Afghoniстon sadҳo guristonҳo firoriёni toҷik meҳfuz ҳastand, kи in nanghi миллиati toҷik буд va Peshvoi миллиat orom naғozot.

Фирорӣ гардидани тоҷikon ба хо-



ричи қишивар таърихи беш аз дуҳазорсола дорад, vale он мазмун ва moхixiti dигар doшт. Muҳoҷirati oxiiri ҳukumatii тоҷikon bo сабабҳои muҳtaliifi va tazoddoii tаъriҳi ба solҳo 90-umyi ҳarni XX surat girifit, kи to in ҷonib 2-davr va 8-marҳilaro dар bar mегирад, vale nangovaraш marҳilaи ҳashrum будa, ba zamoni taъsiscobi давлатi soҳibistқoli toҷikon (soli 1991) rost meояd. Az zamoni 1991 to soli 1997 zamoni ба imzorasiи istiqorri sulҳ, az marzu ҳududi Toҷikiстон zиёda az 100 ҳazor ҳamvatanon mo vatan-i aҷdodii ҳesh tarik namuda, ba mammalakatҳo muҳtaliifi dunё: Afghoniстon, Pokiston, Eron, Turkmaniстon, Қазoқiston, Russiya va digar қiшиvarҳo olam gurезa ҳudand. Bo ibtikoru siёsati sulҳchӯena Peshvoi миллиat muҳtтарam Emomali Raҳmon az 15 iuloi to 15 nojabri soli 1997 - 9980 nafar gurzaozoni toҷik ba choyi zisti domiашon bargardonda shudand, kи in az ҳissi vatan-dӯst, sulҳofarӣ va миллиatxoҳona Asoсguzori sulҳu vaҳdati milliy-Peshvoi миллиat, muҳtтарam Emomali Raҳmon guvohi medod.

Таъриҳi va миллиati toҷik, az ҷumla, toҷikon ҷaҳon famxoriҳo va zaҳmatҳo шabonarӯzii sarvari давлатi tamomii toҷikon dunё. Peshvoi миллиat muҳtтарam Emomali Raҳmonro dар ravandii tаъmimi sulҳi va rizoiati milliy, baxus, dar ҷaraeoni barguzorii guftuşunid dar қalamravi Afghoniстon, dar muлoқote, kи 11 dekabri soli 1996 barguzor gardidi, ҳargiz faromush наҳoҳad karid.

Toҷikiстон meҳvarest, kи ba on chun ba nazari tаъriҳi mениgarӣ dili meҳoҳad, to vuchudi ҷaҳon umedi toҷikon dunё boшad. Barguzor gardidi Añçumani toҷikon ҷaҳon dar vasat (dili) Toҷikiстон шaҳri Dushanbe az manfiat ҳolӣ nabuda, balki shaҳodati dar chomeai ҷaҳon shinoxta shudani Toҷikiстон ҳamchun давлатi demokratii va ҳukukbunё ast.

Шердil ЮСФОВ, докторант
(PhD) курси 3-юми кафедраи
таъriҳi ҳalқi тоҷik

ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ по товарам

Проект по развитию высшему образованию в Республике Таджикистан (ПРВО) на сумму 15,0 миллионов долларов США был одобрен Советом директоров Всемирного банка (ВБ) 30 июня 2015 года. Одним из главных компонентов является Программа конкурсных грантов. Размер "Программы конкурсных грантов" предусматривает до 350 тыс. долларов США, из которых могут расходоваться на закупку товаров, работ и услуг по проекту "Развитие высшего образования" в Республике Таджикистан.

В частности, в рамках реализации программы будет финансироваться закупка нижеследующих товаров:

(КГУ/SH/07) - (Мебель);

Закупки финансируемых в рамках реализации Программы Конкурсных Грантов (ПКГ) по проекту "Развитие высшего образования" в Республике Таджикистан осуществляются в соответствии с процедурами закупок, в свободной торговле описанными в Руководстве Всемирного Банка "Закупки по займам МБРР и кредитам МАР".

Заинтересованные поставщики товаров, могут представить свое выражение заинтересованности по нижеследующему адресу в рабочие часы, т.е. с 08:00 до 17:00 не позднее 14 сентября 2021 года до 17:00 часов местного времени.

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллоҳ Рудаки г-н Мирализода Абдусалом Мустафо

Контактные данные город Куляб, улица С.Сафарова 16, 83322 22692, E-mail: ravobiti.khorjiji@kgu.tj

Для получения формы запроса на ценоное предложение вы можете обращаться по E-mail: ravobiti.khorjiji@kgu.tj, или менеджеру проекта umeda-1994@inbox.ru указав номер контракта (КГУ/SH/07)

ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ по товарам

Проект по развитию высшему образованию в Республике Таджикистан (ПРВО) на сумму 15,0 миллионов долларов США был одобрен Советом директоров Всемирного банка (ВБ) 30 июня 2015 года. Одним из главных компонентов является Программа конкурсных грантов. Размер "Программы конкурсных грантов" предусматривает до 350 тыс. долларов США, из которых могут расходоваться на закупку товаров, работ и услуг по проекту "Развитие высшего образования" в Республике Таджикистан.

В частности, в рамках реализации программы будет финансироваться закупка нижеследующих товаров:

(КГУ/SH/06) - (Лабораторные оборудование;

Закупки финансируемых в рамках реализации Программы Конкурсных Грантов (ПКГ) по проекту "Развитие высшего образования" в Республике Таджикистан осуществляются в соответствии с процедурами закупок, в свободной торговле описанными в Руководстве Всемирного Банка "Закупки по займам МБРР и кредитам МАР".

Заинтересованные поставщики товаров, могут представить свое выражение заинтересованности по нижеследующему адресу в рабочие часы, т.е. с 08:00 до 17:00 не позднее 14 сентября 2021 года до 17:00 часов местного времени.

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллоҳ Рудаки г-н Мирализода Абдусалом Мустафо

Контактные данные, город Куляб, улица С.Сафарова 16, 83322 22692, E-mail: ravobiti.khorjiji@kgu.tj

Для получения формы запроса на ценоное предложение вы можете обращаться по E-mail: ravobiti.khorjiji@kgu.tj, или менеджеру проекта umeda-1994@inbox.ru указав номер контракта (КГУ/SH/06)

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Дафтарчали имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2019 ба донишҷӯи соли 3-юми факултатаи физика ва математика (таълими рӯзона) Мунираи Файзали доадаст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.



Истиқлоли давлатӣ бузургтарин ва муҳаддастарин неъмат, нишонаи олии ҳувияти миллӣ, ифтихор ва номуси ватандорӣ, рамзи ҳастии миллати бостонӣ ва соҳибихтиёру соҳибдавлати тоҷик ва асоси хушбахтиву сарбаландии сокинони Тоҷикистон мебошад.

АНДЕШАҲОИ ҲАҚИМОНАИ БУЗУРГОН

Ҳар кӯдак ба дараҷаи муайян нобига аст ва ҳар қадом нобига ба дараҷаи муайян кӯдак аст. Қаробати ҳарду дар содалавҳӣ ва содагии олии ошкор мегардад.

А. Шоленгауэр

Одамоне ҳастанд, ки пул доранд ва одамоне ҳастанд, ки сарват-манданд.

Коко Шанел

Ҳар инсон имкон дорад ҳар қадаре ҳоҳад ҳамон қадар гирад, ба шарте ки вай қодир бошад.

В. Швебел

Зудтар аз ҳама дар се ҳолат илмгирифтани мумкин аст - то 7 солагӣ, дар тренингҳо ва вакте ки ҳаёт маҷбар мекунад.

С. Кови

Аз оянда матарсу ба он бо эҳтиром муносабат намо. Нобарориҳо сабаб мешаванд, ки ҳама кор аз нау сар қада шавад ва оқилтар амал намоем.

Ҳенри Форд

Беҳбудии шумо аз қарори қабул-намудаи шаҳсии шумо вобаста аст.

Чон Рокфеллер

Барои дигар кардани ҳаётни худ

як қадами журдтарин кифоя аст - ин ҳам бошад гузаштани мақсади аниқ ва бо вай пурра банд кардани майнаи худ.

Скот Рид

Калиди хушбахтий аз он иборат аст, ки орзу намоем, калиди муваффакият дар он аст, ки орзужо-ро дар амал татбиқ намоем.

Чеймес Ален

Дар ҳақиқат кӯдакон бузургтарин меҳнаткашони сайёраи мо мебошанд, ки онҳо хушбахтона ҳатто дар ин бора ҳабар ҳам надоранд.

К. Чуковский

Агар кунҷковии сӯзони бачагии мо барои доностани асрори муҳити атрофамон, ки барои мавҷудияти мо муҳимитарину аввалиндарача ба ҳисоб меравад, дар мо суст намешуд, ҳамаи мо дар синни бистсолагӣ шаҳснутуни бузургу олимони химия, математика, ботаника, зоология мешудем.

К. Чуковский

Хеч вакът мардонагиро аз даст нахиҷед ва ҳеч вакът кори саркар-

даатонро дар нимароҳ намонед. То ҳамон вакте, ки таслим нашуда бошӣ, ту мағлуб нашудай.

Тед Тренер

Муваффакият - ин на зиёда аз якчанд қоидаҳои содае аст, ки онҳоро бояд ҳамарӯза риоя кард, нобарорӣ бошад - ин танҳо якчанд ҳатоҷое, ки ҳамарӯза такрор карда



машаванд. Дар якҷоягӣ онҳо ҳамон чиро ташкил медиҳанд, ки моро ё ба муваффакият ва ё ба нобарорӣ оварда мерасонад.

Е. Чеме Рон

Беҳтар мебуд якчанд қоидаҳои хирадмандае, ки ба ту ҳизмат менамоянд, омӯзӣ нисбат ба он ки бисёр ҷизъи бароят нолозимро ёд гири.

Лутсий Анней Санекем Хурд

ёти ҳориҷ ва МТЗАР;

26. САДУЛЛОЕВА АНОРБИ, 15.09.1965, лаборант кафедраи физика, методикаи таълими он ва технологияи материалаҳо;

27. КУЧАРОВ АЛИХОН, 15.09.1993, асистенти кафедраи сиёсатшиносӣ;

28. СУФИЕВ ҲАЙРИДДИН, 17.09.1992, асистенти кафедраи илмҳои компьютерӣ;

29. РИЗОЕВА РАҲНО, 20.09.1968, танзимгари факултаи филологияи тоҷик ва журналистика;

30. ТОИРОВ САФАРМУҲАММАД, 20.09.1989, асистенти кафедраи таърих ва методикаи таърих;

31. МИРЗОЕВА ЗУЛФИЯ, 21.09.1980, асистенти кафедраи забони ҳориҷ;

32. ФАФОРОВ АБДУСАТТОР, 21.09.1953, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ;

33. ИМОМОВ ЗАФАРҲОН, 22.09.1989, декани факултаи физика ва математика;

34. САФАРОВ АҲЛИДДИН, 22.09.1988, асистенти кафедраи менеджмент ва маркетинг;

35. ҲАҚНАЗАРОВА ГУЛҶАҲОН, 22.09.1993, асистенти кафедраи фалсафа;

36. КАРИМОВА ЗАРНИГОР, 22.09.1993, асистенти кафедраи ҳукуқ ва муносабатҳои байналмиладӣ;

37. ИБОДОВА МАВЗУНА, 23.09.1988, асистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ;

38. АЗИМОВ ДАВЛАҲМАД, 23.09.1978, асистенти кафедраи математика ва методикаи таълими он;

39. ЯҚУБОВ ФИРӯЗ, 24.09.1991, асистенти кафедраи сиёсатшиносӣ;

40. ФУЛОМОВА ЗАҲРО, 25.09.1963, фарроҳ;

41. ФАРҶОНАИ САБЗААЛИ, 25.09.1989, асистенти кафедраи забони ҳориҷ ва методикаи таълими он;

42. ШАРИФОВ ШАМСИДДИН, 27.09.1964, саромӯзгори кафедраи математика ва методикаи таълими он;

43. ДАВЛАТОВА МАЛОҲАТ, 28.09.1985, саромӯзгори кафедраи тарбияи томактабӣ ва кори иҷтимоӣ;

44. САЛИХОВА ЛУТФИЯ, 14.09.1969, муалими кафедраи адабии;

45. САЛИХОВА ГУЛҶАҲОН, 14.09.1969, муалими кафедраи адабии;



МУАССИС:
донишгоҳи давлатии ӯзбекистон
ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

МИРАЛИЗОДА АБДУСАЛОМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор,
ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

КАРИМОВ САМАРИДДИН,
доктори илмҳои химия, профессор,
узви пайвастаи АМТ

ИБОДОВ МАҲМАДУЛЛО,
доктори илмҳои фалсафа, профессор

ХОЛИҚЗОДА АЙНИДДИН,
номзади илмҳои филология, дотсент

ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ,
номзади илмҳои филология, дотсент

ҒУЛОМОВ ИСЛОМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

АБДУЛЛОЕВ МАҲМУД,
доктори илмҳои таърих, профессор

МИРЗОЕВ САЛИМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

ИЗЗАТУЛЛОЕВ КУГАН,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

ЗАФАР МИРЗОЁН,
ховаршинос, профессори фахрии
донишгоҳ

РАФИЕВ САФАРҲОН,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

НАЗАРОВ ҲОТАМ,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

САРМУҲАРИР:
ҶАҲОНГИР РУСТАМШО,
номзади илмҳои филология, дотсент

Андеши ва акидаҳои нашршудаи шаҳсии муаллифон дар мақолоту гузориши ақида расмии ҳайати эҷодии рӯзномаи маҳсуб намешавад. Дурустии асноду далели мақолаҳо ба уҳдаи муаллифон аст.

Рӯзнома дар ҶДДМ
“Мега-принт” ба табъ расидааст.
Адади нашр 6000

Нашрия дар Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №030/
Р3-97, 30.08.2017 аз нав ба қайд
гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои
тоҷики, русӣ ва англӣӣ нашр мешаванд.
Рӯзнома тариқи обуна дастрас
мегардад.

НИШОНӢ:
735360. ш.Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj
Телефон: корӣ: (83322) 3-31-15,
мобилий: 985-76-77-12; 981-00-02-19